

# РАСТАНИХОИ ШИФОБАХШИ ТОЧИКИСТОН





К. Х. ХАЙДАРОВ


РАСТАНИХОИ  
ШИФОБАХШИ  
ТОЧИКИСТОН

ДУШАНБЕ  
НАШРИЕТИ «ИРФОН»  
1986

• иссарская центральная библиотека  
ББК 42.143  
6: 633.8  
X 24

16289

оп 1.9



## МУҚАДДИМА

Партияи Коммунистӣ ва Ҳукумати Советӣ дар боран муҳофизати саломатии аҳолӣ ғамхории доими зоҳир менамояд. Давлати Советӣ системаи аз ҷиҳати миқъёс беҳамтои нигаҳдории тандурустиро ба вучуд оварда, тадбирҳои зиёди санитарӣ ва солимгардонии аҳолиро таъмин намуд, ки мақсади он пешгирий кардани касалиҳо ва расондани ёрии бепули тиббӣ ба тамоми аҳолии мамлакат мебошад.

Яке аз омиљҳои муҳим, ки органҳои нигаҳдории тандурустӣ дар мубориза барои дарозқунин умри одамони советӣ ба он такъя мекунанд, ба вучуд овардани воситаҳои таъсирбахши дорувор аст.

Бо мурури тараққии илми тиб ва афзоишни комъёбииҳои он, сифати ёрии тиббиро торафт бештар ба кор бурдани дорухон нави самарабахш муайян мекунанд. Ба шарофати ғамхории доими партия ва ҳукумат саюати тиб истеҳсоли дорувор ва маснӯоти тиббиро сол аз сол 20—30 фоиз зиёд карда, сифати онҳоро беҳтар менамояд.

Бо вучуди ин, талаботи рӯзафзуни аҳолӣ ба дорувор ҳанӯз пурра қонеъ гардонда нашудааст. Аз ин рӯ, қарори КМ ҚПСС ва Совети Вазирони СССР «Дар бораи ҷораҳои минбаъд беҳтар кардани нигаҳдории тандурустӣ» ба тараққӣ додани илми тиб дар мамлакат аҳамияти багоят қалон дошта, барои дар оянда беҳтар кардани хизмати тиббӣ ва бо дорувор таъмин намудани аҳолӣ, барои васеъ кардани истеҳсоли дору, ҷустуҷӯ намудану ба вучуд овардани воситаҳои дорувор ва техникии тиббӣ тадбирҳои муҳим пешбинӣ мекунанд.

Дар баробари бо усули мураккаби синтези химияӣ ба роҳ мондани истеҳсоли як қатор дорухон муҳим, инчунин аз растаниҳое, ки дар Ватани мо ниҳоят бисъёр ҳастанд, ба даст овардани дорувор аҳамияти қалон

дорад. Бинобар ин растаниҳои доругӣ ҳамчун яке аз манбаъҳои хеле муҳими ба дастовардани препаратҳо дар оянда ҳам аҳамияти бузург ҳоҳанд дошт.

Ба мақсади табобат истифода бурдани растаниҳои доругӣ търихи қадима дорад. Дар тӯли асрҳо растаниҳо барои инсон ягона манбаи дорувор буданд. Аммо истифодаи онҳо бештар ҳарактери эмпирикӣ (таҷрибай) дошт.

Инкишофи ҳимия ва тиб ба кори аз ҷиҳати илмӣ чукур ва ҳаматарафа омӯхтани растаниҳои шифобаҳаш ибтидо гузошта, имконият дод, ки маҳсулоти ҳоми растаний на факат ҳамчун манбаи қайҳо боз маъмули дорувор истифода карда шавад, балки аз он препаратҳои тамоман нави муолиҷавӣ ҳам гирифта шаванд.

Олимӣ машҳури рус Е. В. Пеликан соли 1865 муқаррар намуд, ки шираи аз тухми строфант гирифташуда фаъолияти дилро пуркувват мегардонад. Баъдтар муайян карда шуд, ки ландыши моҳи май рӯида (Богоявинский, соли 1881), гориҷвети баҳорӣ (Н. Я. Бубнов, соли 1850), обвойник (Э. А. Лемон) ва баъзе гиёҳҳои дигар низ ҳамин гуна ҳусусият доранд.

Дар бобати омӯхтани растаниҳои доругӣ дар мамлакати мо Институти умумииттифокии тадқиқоти илмии растаниҳои доругӣ (ВИЛР), Институти умумииттифокии тадқиқоти илмии ҳимиявӣ-фармацевтии ба номи С. Орҷоникидзе (ВНИХФИ), Институти тадқиқоти илмии ҳимиявӣ-фармацевтии Харьков, Институти моддаҳои набототин АФ РСС Узбекистон ва як қатор институтҳои тадқиқотию кафедраҳои дигар роли муҳим мебозанд.

Дар Тоҷикистон растаниҳои шифобаҳаш дар Институтҳои ҳимия, ботаника, биологияи Помир, гастроэнтэрологияи АФ РСС Тоҷикистон, Саруправленини доруҳои республика, Саруправленини ҳочагии ҷангали, Институти тибии ба номи Абӯалӣ ибни Сино, Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В. И. Ленин ва ғайраҳо омӯхта шуда, ҷиҳати истифода ба мардум пешкаш мешаванд.

Дар солҳои охир аз тарафи ҳодимони илмии институтҳо доруҳои нави дарди дил ҳосил карда шуданд, ки дар байни онҳо гликозидҳои дил ҷои муҳимро ишғол менамоянд.

Олами набототи Тоҷикистон аз растаниҳои доругӣ

бой аст. Мұвоғиқи маълумоти дорушиноси намоёни советі, Қаҳрамони Мемлекеттік Социалистік академик П. Н. Овчинников дар республикаи мо қаріб 5000 хел растаних мерұяңд, ки ин міндер қаріб ба се республикаи Закавказье рост меояд.

Ботаникхөй республикаамон ҳанғоми омұхтани нағызбототи Тоҷикистон оид ба растанихори доругай аник нағызмуданд, ки 70 хели онҳо аллакай дар амалияни илми тиб татбиқ жарда шудаанд.

Дар вақти ҳозира аз 150000 дорухое, ки дар амалияни тибби ҳақон ба кор бурда мешавад, зиёда аз 30 фоизашонро дорухои аз растаний тайёр кардашуда ташкил мөдіхад. Дар мамлакати мо дорухои табобатни аз растанихори тайёр кардашуда қаріб 40 фоизи міндори умумии дорухоро ташкил мөдіхад.

Олимий барчастаси точкү Абӯалӣ ибни Сино, ки дар асрхори миёнана ҳаёт ба сар бурдааст, ҳанӯз дар ҳамон вақт ба растанихори шифобахш аҳамияти калон мелод. Аз асари панҷцилдаи ҷовидонии ў «Алқонун» ду китобаш ба дорухо бахшида шудааст, ки аксарияти куллии ин дорухо аз растанихори тайёр шудаанд.

Тадқиқотхөй илмии растанихори шифобахш ба он оварда расонд, ки аз ин растанихори кофеин, хинин, коканин, строфантин, секуринин, эхинопсин барин дорухои хеле таъсирбахши муолиҷавӣ гирифта шавад.

Дорухои табобатни растанихори шифобахш ва аҳамияти онҳо барон амалияни тиб бо он муайян жарда мешавад, ки онҳо дар тарқиби худ чи гуна моддахори фаъоли ҳархелан биологӣ: алкалойд, гликозид, сапонин, кумарин, равғани эфирӣ ва омезишҳори ҳархелан мураккаби органикни ба организми одам ва ҳайвонот таъсири муайян мерасонандагӣ доранд.

Каме дар бораи тарқиби моддахоре, ки дар растанихор мавҷуданд:

1. Алкалойдҳо — фаъолияти хуби физиологӣ доранд ва асосан аз решашо барги гиёҳҳори шифобахш бо усули химиявӣ ҷудо жарда гирифта мешаванд. Алкалойд ҳамчун асос дар об ҳал намешавад, ана барон ҳамини молекулаи онро ба намакҳо мубаддал мекунанд, ки дар ин шакл нағз ҳал мешавад. Алкалойдҳо ба ҳамаи узви бадан таъсири хуби шифобахш мерасонад.

2. Витаминҳо ҳам монанди алкалойдҳо асосан дар растанихор мавҷуданд. Витаминҳо дар муддати камтар

аз як шабонарӯз барои нури чашм, процесси мубодилавӣ, қадкашӣ, мустаҳкам шудани устухонҳо, ҳучайраҳо, мушакҳо, кори мушакҳои дил, ғадудҳои бадан бисъёර аҳамияти қалон доранд. Агар инсон аз витаминҳо пайваста истифода барад, худро доимо бардам ва саломат ҳис мекунад. Дар натиҷаи нарасидани витаминҳо равшани нури чашм кам шуда, пӯсти бадан тез пир мешавад, инсон камҳаракату логар мегардад. Аз нарасидани витаминҳо дар айёми бачагӣ расиши устухони бадан суст мешавад. Умуман норасогии витаминҳо инсонро ба қасалҳои гуногун гирифтор мекунад.

3. Гликозидҳо асосан дар растаниҳо мешавад. Онҳо барои ҳаракати мушакҳои дил дар вакти қасалиҳои дил бисъёртар кор фармуда мешаванд, ки гликозидҳои дил ном доранд ва асосан онҳо дар гиёҳҳои ландыши ҳушбӯй, наперстянка, гориҷвет, (адониси тобистонӣ), зардалафи ҳокистарранг (желтушник) вомехӯранд.

4. Моддаҳои даббоғӣ — монанди танин дар вакти захми пӯст, сӯхтагӣ, заҳрнок шудан бо намакҳои металлҳои вазнин ва алкалойидҳо истифода мешаванд.

5. Файр аз моддаҳои дар боло зикршуда дар таркиби растаниҳои шифобаҳш боз сапонинҳо, ферментҳо, флавоноидҳо, холину равғани эфири фильтонцидҳо, каротин, пигментҳо ва файраҳо вуҷуд доранд.

Таъсири шифобаҳши растаниҳо аз моддаҳои номбаршуда вобастааст. Дар ин соҳа ботаникҳо, химикҳо ва дорушинносон корҳои зиёди илмӣ-тадқиқотӣ бурда, барои пайдо кардани препаратҳои шифобаҳш аз растаниҳо хидмати зиёде карданд ва карда истодаанд.

## РАСТАНИХОИ ШИФОБАХШ

Анор — гранатник. Анор аз 1,5 то 5 метр баланд мешавад. Дар илми тиб пуст, тана ва навдаю решай анорро чушонида истифода мебаранд. Дар ин кисмҳон анор то 0,4 фоиз алкалоидҳон псевдолельтерин, изопельтерин, крахмал, 20—30% моддаҳои даббогӣ ҳастанд. Шарбати анор витамини С ва ҷавҳари лимӯ дорад. Махлули обни пусти анорро дар тибби ҳалқӣ ҳамчун воситаи табобати касалиҳон даруиравӣ, варами меъдаю рӯда, сулфа, инчунин дар вақти касалии гичча ба сифати доруи аз организм рондани кирми меъда истифода менамоянд. Табобатро аз рӯи маслиҳати духтур гузаронидан лозим, зоро дар акси ҳол натиҷаи манғӣ доданаш мумкин аст.

Ангур — виноград. Ангур дар таркиби худ то 20 фоиз қанд, то 12,5 фоиз витамини С, то 3,5 фоиз моддаҳои даббогӣ дорад. Дар барги он қарib 2 фоиз қанд ва дигар моддаҳо мавҷуданд.

Аз қадимулайём ангурро барон муолиҷаи касалиҳон камкӯвватӣ, чигар, гурда, шуш ва касалиҳон дил истифода мебурданд.

Дар илми тиб ангур ҳангоми камхӯрокӣ, касалии рохи меъдаю рӯза (кабзият), дар вақти касалиҳон гурда, камхунӣ, бронхити қӯҳна, инчунин барон пуркувват кунонидани организм ҳангоми касалии сил истифода бурда мешавад.

Ғайр аз он муолиҷаи дуру дароз ба воситаи ангур фишори хунро мӯътадил мекунад. Агар ангур ба мақсади муолиҷа истифода шавад, онро дар аввал ба миқдори кам истеъмол мекунанд: аз 200—300 г сар карда, оҳиста-оҳиста то 2—3 кг дар як шабонарӯз мерасонанд. Ангурро 1,5—2 соат пеш аз тановули ҳӯрок истеъмол намудан фоидаовар аст.

Дар шароити хона аз барги ҷавони ангур палави

токӣ тайёр мекунанд, ки ин хӯрокро хушбӯю хуштамъ намуда, ба хубтар ҳазм шудани таом мадад мерасонад.

Арча — можжевельник зеравшанский. Дарахти ҳашасабзи сӯзанбарг буда, 8—12 метр қад мекашад. Он дар доманаҳои кӯҳҳо ва минтақаҳои миёнаи қаторкӯҳҳои Курама, Туркистон, Зарафшон, Ҳисор ва Дарваз дар баландии 1000—2500 метр мерӯяд.

Таркиби химиявии арча чунин аст: чалғӯзан он 0,5—2 фоиз равғани эфири, қариб 40 фоиз қанд, то 8 фоиз моддаҳои даббогӣ ва рангкунанда дорад. Дар таркиби баргҳояш то 266 мг фоиз витамини С ва дигар моддаҳо мавҷуд аст.

Дар тибби илмӣ қиёми аз чалғӯзан арча тайёр кардашударо ба сифати тезонидани дезинфекцияи роҳи пешоб, ҳамчун воситаи шифобаҳши дарди балғампартой, инчунин барои кушодани иштиҳо ба кор мебаранд.

Дар ёд доштан лозим аст, ки доруҳои аз арча тайёр шуда, хусусияти суст кардан кори гурдаро доранд. Аз ҳамин сабаб ҳӯрдани доруҳои аз арча тайёршуда ба қасоне, ки қасалиҳои гурда доранд, бе иҷозати дуҳтур маслиҳат дода намешавад.

Алоэи дарахтшакл — столетник, алоэ древовидное.

Растани мамлакатҳои тропикӣ ва субтропикӣ мебошад. Алоэ якчанд намуд дорад. Ин растани бисъёрсола буда, доимо сабз аст. Баргҳои алоэ сергӯшт буда, пароҳояш сӯзаншакл мебошад ва дарозии он то 60 см мерасад.

Барои доругӣ барги он истифода бурда мешавад, ки аз он шира чудо мекунанд.

Аз барги алоэ аз давраҳои қадим препаратҳои другӣ тайёр мекарданд, ки номи вай сабур мебошад. Дар таркиби барги алоэ моддаи алоэмдин ва антрогликозидҳои аланин, католин, гомопатолин, робарберон ва гайраҳо вуҷуд доранд.

Дар тибби ҳозиразамон доруҳои аз алоэ тайёр кардашуда барои табобати заҳми меъдаю рӯда, камхунӣ, қасалиҳои нурӣ, қасалиҳои ҷашму гулӯ ва барои зиёд кардан қобилияти ҳаракатионии организм дар вақти қасалиҳои сирояткунанда истифода бурда мешавад. Дар доруҳонаҳои қишварамон доруҳои аз алоэ тайёр кардашуда доимо ёфт мешаванд ва аз он бо маслиҳати дуҳтур истифода бурдан мумкин аст.

Дар шароити хона аз барги алоэ, асал ва шарбат дору сохтан мумкин аст. Барои ин 1,5 кг баргро аз гүштқимакуниак гузаронида ба он 2,5 кг асали моҳи май ва 850 г шарбати қагор меандозед. Баъд аз хуб якчоя кардан ба шиши тира андохта, 5—7 рӯз нигоҳ медоред. Сипас панҷ рӯзи аввал ҳар рӯз як қошуқча ва баъд аз ин дар давоми ду-се моҳ ҳар рӯз як қошуқча се маротиба як соат пеш аз ҳӯрок ҳӯрдан истеъмол намудан лозим аст. Ин тарзи табобат барои камкуватӣ, дарди сар ва касалии сил муфид аст.

Ачалгиёҳ—аконит. Растании бисъёрсола буда қадаш то 1 метр мерасад ва бисъёр заҳрнок аст. Ин гиёҳ асосан дар доманаи кӯҳҳо мерӯяд ва дар моҳҳо июль-август гул мекунад.

Баргҳои ин растанӣ доирашакл буда, бо поядон дароз оа танааш мечаспад. Гулҳояш шакли нобаробари панҷабаргани нилобӣ дорад.

Ачалгиёҳ аз қадимулайём ба инсон маълум аст. Заҳри ин гиёҳро ба тир молида дар вакти шикори ҳайвонҳои дарранда истифода мебурданд. Дар давраҳои қадим ин гиёҳро шоҳи заҳрҳо меномиданд.

Дар таркиби ин гиёҳ аз 0,2 то 3 фоиз алкалойди аконитин вуҷуд дорад. Заҳрнокии ин гиёҳ маҳз дар будани ин алкалойди аконитин асосан ба майна таъсир карда, бадани ҳайвоноту одамро ба рагкашӣ гирифтор менамояд, роҳҳои нафасро танг мекунад. Дар гузашта баъзе табибони камсавод одамонро бо қиёми ин гиёҳ табобат мекарданд. Вале ба шарофати ин «табобат» одамон дере нагузашта тарки ин дунъё мегуфтанд.

Ин гиёҳро асосан дар гомеопатия системаи усули бо микдори камтарини дору табобат кардани бемор, дар вакти хуниравӣ, бемории пардаҳои луобӣ истифода мебаранд.

Дар тибби илмӣ қиёми аз решан он тайёршударо барои муолиҷаи касалиҳои беруниӣ, ҳамчун бартарафкунандан дард дар вакти невралгия, ревматизм, касалиҳон буғум ва хунукигузаронда истифода мебаранд. Аз ин гиёҳ зҳтиёт будан лозим, зеро вай беҳад заҳрнок буда, инсонро ба ҳолати бисъёр вазнин дучор мекунад ва дар баъзе вакт ҳалок шудан ҳам мумкин аст.

Дар мавриди аз ачалгиёҳ заҳролуд шудан пеш аз ҳама ба шахси заҳролудшуда оби моддаҳои даббогӣ

дошта, масалан, танин додан лозим, то ки меъдаи ў тоза шавад. Баъд аз он ба вай сафедии тухми нимпазро бо чои сиёҳ ё қаҳва менӯшонанд. Албатта, пас аз рассонидани ёрни аввал шахси беморро ба шифохона бурдан даркор.

Андуз — девясил высокий. Растани бисъёрсолан алафмонаанд буда, қадаш то 1—1,5 метр мерасад. Решан андуз шаклҳои гуногуи дорад. Дарозиаш то 20 см ва бараз то 1 см шуда, намуди беруниаш пурчиндор аст, ранги хокистарранг дорад. Магзи решан ранги зардча дошта, дар баъзе чойхояш холҳои хокистарранг ҳаст. Решан андуз тезшикан буда, бӯи тезе дорад.

Дар тамоми гӯшаю канори республики мо мерӯяд. Барои доругӣ решан он истифода карда мешавад, ки онро дар фасли баҳор ва ё тирамоҳ яъне моҳҳои март ва октябрь мечинанд.

Андуз якчанд намуд дорад, ки ҳамаи онҳо шифо-баҳш буда, барои доругӣ истифода бурда мешавад.

Дар таркиби решано решачаҳояш то 33 фоиз равғани эфир, 44 фоиз инулин, псевдинулин, инуленин, кислотаҳои сиркӣ ва бензот вучуд дорад.

Доруҳои аз ин гиёҳ тайёр кардашуда дар вакти қасалиҳои роҳҳои нафасу шуш, трахеит, чудо намудани балғам истифода бурда мешаванд. Гайр аз он дар вакти бемории дарди меъда, даруниравӣ ва гайраҳо истеъмол кардан мумкин аст.

Дар шароити хона метавонем қиёми обии онро тайёр карда рӯзе 5—6 маротиба як кошук барои чудо карданни балғам истеъмол намоем. Барои ин 15 г решано решачаҳои онро гирифта майда карда ба он 200 мл оби чӯшида реҳта, баъд аз 10—15 дақиқа ҷӯшонидан, полонида истеъмол кардан лозим аст. Ин гиёҳро метавонед аз доруҳонаҳо гирифта бо нишондоди дуҳтур истифода баред.

Бодом — миндаль обыкновенный. Даҳҳати начандон қалон буда, баргҳои эллипсмонанд дорад.

Дар Тоҷикистон асосан наъъни ширини бодом парвариш ёфта, он маҳсусан дар районҳои қисми шимолии республика бештар вомехӯрад.

Барои доруворӣ асосан магзи бодом истифода мешавад. Дар таркиби он қариб 62 фоиз равған, гайр аз ин 3—4 фоиз гликозиди амигдалин, витамини В<sub>12</sub>, 20 фоиз моддаҳои сафеда ва 2—3 фоиз сахаридҳо ҳаст.

Дар тибби халқй аз якчанд хусусиятҳои табобатии бодом истифода мебаранд. Сокинони маҳаллй равғани бодомро чўшонида, маҳлули онро ҳангоми касалиҳои меъдаю рӯда кор мефармоянд. Эмульсияи аз мағзи бодоми ширин ва талх тайёр кардашударо дар тибби илмий ҳам дар вакти касалиҳои меъдаю рӯда истифода мебаранд. Равғани бодом ҳангоми қабз овардани рӯдаҳо ҳамчун доруи исҳоловар кор фармуда мешавад. Дар саноати дорусозӣ равғани бодомро ба сифати асоси доруҳои молидани ва эмульгатор истифода мебаранд. Он дар саноати атриёт барои тайёр кардани ҳар хел молиданиҳои косметикий ба кор бурда мешавад.

Буттак ўз — василек синий. Растанни яксола буда, қадаш то 80 см баланд мешавад ва дар моҳҳои маю август гул мекуниад. Дар Тоҷикистони мо З намуди ин растанӣ мерӯяд (гули говаки нишобӣ, почани, чаинголакӣ). Барои доругӣ гули он кор фармуда мешавад.

Дар таркиби сабатгулаш гликозиди ценатурин ва хлориди пеларгонин вучуд дорад.

Дар тибби халқй барои муолиҷаи касалини зарпошо ҳамчун доруи талҳарон ва барои паст кардани ҳарорат истеъмол мекунанд.

Дар тибби илмий асосан барои табобати касалиҳои роҳҳои пешшоб, чигар, талҳадони зарда ва зидди микроб кор мефармоянд.

Кнёми оби буттакӯзро истеъмол кардан мумкин аст. Барои ин 20 г гули хушки онро бо як стакан оби чўшида андохта, баъд аз 20 дақиқа ташон намудан рӯзе 2 қошукӣ З маротиба истеъмол мекунанд.

Аз доруҳонаҳо метавонед доруи аз ин гиёҳ тайёр кардашударо бо маслиҳати духтур гирифта истеъмол кунед.

Бия — солодка гладкая. Растанни бисъёрсола аст, то 60—80 см баланд мешавад. Ба мақсадҳои доругӣ решан бияро истифода мебаранд, ки дар таркиби он гликозид, глицеризин, то 6—8 фоиз глюкоза, то 3 фоиз қанд, то 5 фоиз моддаҳои луобӣ ва экстрактӣ мавҷуданд. Хусусиятҳои сиҳаткунии яра ва ба варам мукобилиятнишондии он дар «Алқонун»-и Абӯалӣ ибни Сино нишон дода шудааст.

Препаратҳои аз решан бия тайёр кардашударо дар тибби илмий ба сифати доруи исҳоловар ва ахтуфкардан, инчунин барои беҳтар намудани таъми доруҳо истифода

мебаранд. Имрӯз дар илми тиб решай бияро дар шакли кӯфта истифода мебараад. 15 г решай кӯфташудаи бияро дар 200 г об ҳал намуда, як қошуқӣ 4—5 маротиба дар як рӯз ҳамчун доруи балғампартой ва мулоим намудани роҳи нафас истеъмол кардан мумкин аст. Дар саноати хӯрокворӣ решай бия дар пивопазӣ барои ширин кардани он ва ба вучуд овардани кафк кор фармуда мешавад.

**Бангি девона** — дурман обыкновенный. Растани иксолаест, ки бӯи иофарам дошта, қадаш то 100—120 см баланд мешавад. Баргҳояш дароздумчан тухммонанди нӯгаш тез мебошад. Гирди баргҳо кунгурадор буда, дарозиаш то 25 см ва бараши то 20 см мерасад. Бӯи сусти иофарам дорад. Баргҳояш ашъёни хоми доругӣ мебошад. Дар таркиби ҳаман қисматҳои он алкалоидҳо мавҷуданд: дар баргаш 0,23—0,37 фоиз, дар танаш 0,06—0,71 фоиз, дар решааш 0,12—0,27 фоиз, дар гулҳояш 0,13—0,19 фоиз, дар тухмаш 0,08—0,22 фоиз ва гайра.

Алкалоидҳои асосии бангиги девона гиосциамин ва скополамин буда, препаратҳои аз ин растани тайёр кардаро асосан барои муолиҷаи дикки нафас, ҳангоми саҳт шамол ҳӯрдан ва қасалиҳои роҳи нафас ба кор мебаранд. Препаратҳои бангиги девонаро мувофиқи маслиҳати духтур қабул кардан зарур, чунки ҳаман қисматҳои ин растани заҳрнок буда, боиси ба вучуд омадани ҳолати вазнини рӯҳӣ шуданаш мумкин аст.

**Бихӣ** — айва обыкновенная. Дарахти бихӣ аз 1,5 то 5 метр баланд шуда, тухми он маҳсулоти хоми доругӣ мебошад. Тухми бихӣ қариб 20 фоиз луоб, то 0,53 фоиз гликозид, амигдалин ва то 9 фоиз равған дорад. Дар таркиби бихии нағзпухта то 11 фоиз қанд ва дигар моддаҳо мавҷуданд.

Тухми бихӣ дар амалияни тиб барои осонтар истеъмол намудани баъзе доруҳо ба кор бурда мешавад. Тухми бихиро ҷӯшонда аз он таносуби 1:5 ва 1:10 тайёр мекунанд ва онро рӯзе се маротиба як стаконӣ истеъмол менамоянд.

**Валериан** — валериана. Растани бисъёрсола буда қадаш то 1,5 м дароз мешавад. Дар моҳҳои июнь-август гул мекунад. Валериан асосан дар назди об ва баъзан дар ҷойҳои беоб мерӯяд. Ин растани дар районҳои Кавказ, Сибирь ва Шарқи Дурвомехӯрад.

Решан ин гиёҳи кӯтоҳи нӯгаш тез мебошад. Атрофи

решан асосии он бо решачаҳои бисъёр рӯпӯш шудааст. Ранги решан валериана хокистарранги баланд буда, бӯи тезе дорад.

Барои доругӣ асосан решашаҳои он кор фармуда мешавад, ки дар таркибаш то 0,5—2 мг равғани эфир дорад. Файр аз равғани эфирий боз алкалоидҳои валериан: хатинин, моддаҳои даббоғӣ, спанинҳо, қанд ва ҳар хел кислотаҳои органикӣ, гликозидҳо вучуд дорад.

Барои доругӣ дар моҳҳои сентябръ ва октябръ решашонро мечинанд. Таъсири доругии валериана ба роҳҳои асаби майна аз давраҳои қадим маълум буд. Илми ҳозиразамон маълум кард, ки ин гиёҳ таъсири хуби ҳаматарафа дорад. Доруи аз ин гиёҳ тайёр кардашударо барои муолиҷаи бехобӣ, бемории системаи асаб, касалиҳои дил, баландшавии фишори хун, дарди дил, дарди меъдаю рӯдаҳо ҳамчун оромкунандагӣ кор фармудан мумкин аст. Аз валериана якчанд намуди доруҳо тайёр карда мешавад. Масалан, аз решашаҳои шумо метавонед, ҳудатон дар шароити хона маҳлул тайёр карда истеъмол кунед. Барои ин 10 г решашаҳои хушкшударо майдо карда ба 200 мл оби чӯшида меандозед, ва 30 дакиҷа чӯшонда, баъд аз полондан рӯзе 3—4 маротиба як кошуқӣ истеъмол мекунед. Аз доруҳонаҳо боз якчанд намуд қиёми валерианро метавонед гирифта истеъмол кунед.

Говқасиркунак — пустырник. Растании бисъёрсолаи алафмонанд буда, қадаш ва 50 см то 2 метр мешавад ва аз моҳи июль то сентябръ гул мекунад. Дар поёни танааш баргҳои калон, дар нӯгаш бошад, гули майдо ва баргҳои хурд дорад. Говқасиркунак мазан талҳдорад.

Барои доругӣ барг, гул ва танааш истифода бурда мешавад. Дар таркиби барг, гул ва танааш алкалоидҳо, сапонинҳо, моддаҳои даббоғӣ, равғани эфирий ва кислотаи изовалерианий дорад. Ҳусусияти фармакологии доруҳои ин гиёҳ аз он иборат аст, ки асабро ором, фишори хунро паст ва тапиши дилро мураттаб мекунанд.

Дар тибби ҳалқӣ оби чафидашудаи ин растаниро ба микдори 30—40 чакра ҳамчун оромкунандагӣ асаб истеъмол мекунанд.

Тибби ҳозиразамон моддаҳои говқасиркунакро ба ҷони валериана истифода мебарад.

Дорухои аз ин гиёх тайёр кардашударо метавонед бо маслиҳати духтур аз дорухонаҳо гирифта истеъмол кунед.

Гули ҳамешабаҳор — календула. Растанни яқсолаи алафмонанд буда, қадаш то 60 см дароз мешавад. Дар моҳи июль-август гул карда, пас аз як моҳ тухми он пухта мерасад. Барои доругӣ сабаттули вай истифода бурда мешавад. Дар таркиби сабатгулаш қаротинондҳо мавҷуданд. Аз қисмҳои рӯизаминии растанӣ қариб 10 фоиз моддаҳои календулено, сапонинҳо ва гликозиди қалендулозид ва гайра чудо кардан мумкин аст.

Дар тибби ҳозиразамон қиёми вай асосан ҳамчун антисептик барои муолиҷаи яраҳо, дар вакти лат ҳурдани мушакҳо, сӯҳтагӣ ва сармозада, пучакҳо (чишқон) истифода мешавад. Боз ҳангоми қасалини варами пардан լуобии даҳон, дарди гулӯ ва қасалиҳои дандон истифода мекунанд. Дар ин мавридҳо як қошуқ қиёми онро бо як стакан оби ҷушида якҷоя карда рӯзе 4—5 маротиба ҷайқа кардан лозим аст. Гайр аз ин қиёми он барои қасалиҳои ҷигару талҳадон истифода мешавад. Барои тезонидани ҷудошавии талҳа 10—12 ҷакран онро рӯзе В-4 маротиба истеъмол кардан мумкин аст. Дар шаронти хона аз гули ҳушки он ба ҳисоби 1:10, яъне 1 г гули ҳушкро бо 10 г оби ҷушида (ё ин ки 15 г гули ҳамешабаҳор ва 150 г оби ҷушида) 20 дақика ҷӯшонда, баъд аз полондан рӯзе 2—3 маротиба як қошуқи истеъмол кардан мумкин аст.

Гули зардак — псевдоханделия зонтичная. Растанни бисъёрсолаи алафӣ буда, дар нишебиҳои қисми шимолӣ ва шӯразамини қаторкӯҳҳои Ҳисор, дар наздиҳои ағбани Айзоб ва обрезаҳои байни дарьёҳои Варзобу Лучоб месабзад. Аз қисми зеризамини ҷошни решани он дору сохта мешавад, ки он аз гликозидҳои цимарин ва адокитоксин бой мебошад. Аз қисми зеризамини решани гули зардак қиёми таисубаш 1:30 тайёр мекунад, ки ҳамчун воситаи мураттаб соҳтани фаъолияти дил, ором-кунанда ва доруи пешобовар истифода мешавад.

Гули ҳайрӣ — алтей лекарственнный. Растанни алафии бисъёрсола аст, ки то 1,5 метр қад қашид, решани кӯтоҳу гафи сершоҳае дорад. Шохчаҳояш сабзи рост ва баргҳояш дона-данан гуногунишакл аст. Гули ин гиёҳ дар як поягул ҷамъ шуда месабзад. Ҳайрӣ дар

қисмати европоии СССР, дар Қавказ ва Осиёи Миёна мерӯяд. Реша, бех ва гулу баргҳои он маҳсулоти хоми доругӣ мебошанд.

Таркиби химиявии гули хайрӣ мураккаб аст: дар решоҳояш то 35 фоиз моддаҳои луобдор, қариб 40 фоиз крахмал, то 10 фоиз қанд дорад. Дар тибби ҳалқӣ реша ва барги гули хайриро барои муолиҷаи роҳи нафас ба кор мебаранд.

Аз решою гули хайрӣ қиёми хунук тайёр карда мешавад. Барои ин 20 г решои талқон кардаро ба як стакан об андохта, ба муддати 8 соат тар кардан даркор аст. Қиёми тайёр кардашударо 2 қошуқӣ 4—5 маротиба дар як рӯз истеъмол кардан лозим аст. Ҳоло решою барги гули хайриро дар амалияни тиб ҳамчун воситаҳои зидди варамкунӣ, балғампартой ва ҳангоми касалии роҳҳои нафас истифода карда мешавад.

Дарахти хорнок — гледичия. Дарахтест, ки 20—40 метр баланд шуда, аз гулу баргҳои он дору тайёр мекунад. Гулу баргҳои гледичия дар таркиби худ аз 0,3 то 1 фоиз алкалоиди тирақантин доранд. Баргу меван он аз витамини С хеле бой аст.

Алкалоиди тирақантин ҳангоми касалиҳои диққи нафас, гипертония (фишори хун), атеросклероз, инчунин дар вакти авчи дарди гурдаю рӯда рӯзе се маротиба ба миқдори 0,1 мг истеъмол карда мешавад.

Дӯлон — боярышник. Дарахти буттагии хорнок буда, дарозиаш то 5 метр мешавад.

Баргҳои дона-донаи чудо ва гулҳои начандон калони сафедча дорад. Меваи дӯлона асосан дар моҳҳои сентябрь мепазад. Дар Тоҷикистон қариб 40 намуди дӯлона мерӯяд. Асосан намудҳои дӯлонаи Помирӯ Алай ва туркистони машҳур аст. Барои доругӣ гул ва меваи он истифода бурда мешавад. Дар таркиби дӯлона кислотаҳои урослӣ, олеин, В-ситостерин, хлорин ва кофенин вучуд дорад. Ғайр аз ин боз сапонину флавоноидҳо, сорбит, холин ва равған дорад.

Ҳоло дар институти химияи АФ РСС Тоҷикистон ҷиҳати химиявии он ҳаматарафа омӯҳта шуда истодааст ва мумкун аст, ки боз моддаҳои нав ба нав чудо карда шавад.

Таъсири фоиданоки дӯлона аз асрҳои қадим дар байни ҳалқ маъмул аст ва оиро ҳангоми бехобӣ, тапиши дил ва даруниравӣ истеъмол мекарданд.

Илми ҳозиразамони химия ва дорусозӣ дӯлонаро аз Ҷуктаи назари доруғиаш ҳаматарафа омӯхтанд ва муайян карданд, ки онро дар вақти қасалиҳон атеросклероз, ҳолати баландшавии фишори хун истифода бурдан мумкин аст. Қиёми дӯлонаро 30—50 чакрагӣ 3—4 маротиба дар як рӯз то хӯрокӯй истеъмол кардан лозим. Ии қиём дар дорухонаҳо фурӯҳта мешавад.

Санҷид (чиғда) — лоҳ узколистний. Санҷид то 3,6 метр баланд буда, қариб дар тамоми тӯшаю канори Тоҷикистон мерӯяд.

Барои доругӣ меваи он истифода бурда мешавад. Дар таркиби пӯст ва шоҳчаҳои он алкалоидҳо: элагни 0,1%, тетрагидрогармол 0,01% ва моддаҳои даббории рангунандай кристалий ҳастанд. Гули санҷид то 0,3 фоиз равғани эфирӣ, баргаш то 140—350 мг/фоиз кислотаи аскорбини дорад. Дар таркиби мевааш то 40 фоиз ангиштоб ҳаст. Қиёми аз меваи он тайёр кардашуда дар вақти қасалиҳон меъдаю рӯдаҳо, хусусан барои қасалии дарунрав муфид аст. Қиёми онро ин тавр тайёр кардан лозим аст: 50 грамм меваи талқон кардашударо дар мӯҳлати 6 соат дар 2—3 стакан оби хунук тар карда, баъд аз полидан қисми бокимондаро боз бо 2—3 стакан об мечӯшонанд. Пас аз он ҳамаи маҳлули онро якҷоя карда рӯзе 2—3 маротиба як қошуқӣ истеъмол кардан лозим аст.

Аз меваи он шарбат, киселҳои ботамъ тайёр кардан мумкин аст.

Загоза — эфедра хвошевая. Раствори буттамонанди сершоҳа буда, то 1,5 метр қад мекашад. Шоҳчаҳои ҷавони кабурданг ва баргҳои майда дошта, гулаш монанди хӯшан ҷамъшуда ва мевааш ҷалғӯзамонанд аст. Дар моҳҳои май-июнь гул карда, моҳҳои июль-август мева мекунад. Дар Тоҷикистон 10 намуди он мерӯяд. Барои доругӣ 2 намуди вай истифода бурда мешавад.

Асосан дар нишебихои санглоҳи кӯҳҳо месабзад. Барои доругӣ қисматҳои рӯи заминии раствори истифода мебаранд.

Таркиби ин гиёҳ аз алкалоиди эфедрин бой буда, микдори он то 3,5 фоиз мерасад.

Дар тибби илми алкалоиди аз ин гиёҳ ҷудо кардашуда — эфедрин барои баланд кардани фишори хун, пастшавии нафас (астма бронхиальная) ва гайраҳо истифода бурда мешавад.

Доруи эфедринро аз дорухонахой шаҳр бо маслиҳати дуҳтур гирифта истифода бурдан мумкин аст.

Дар шароити хона метавонед аз ин гиёҳ қиёми обии онро тайёр карда истеъмол кунед. Барои ин 2 г асоси хушки онро бо 1 стакан оби чӯшида дам карда, баъд аз полонидан рӯзе 3 маротиба як қошуқӣ истеъмол кунед. Дар ин ҳолатҳо ҳам, албатт, ба дуҳтур муроҷиат карда истеъмол кардан лозим аст.

Зардолу — абрикос. Дарахти бисъёрсола аст, ки қадаш то 20 метр мерасад. Гулҳои зардча ва сафедча дорад. Мевавонд он дар моҳҳои июль-август мепазад.

Ин растани асосан дар Осиёи Миёнга, Закавказье ме-сабзад. Зардолу аз витаминҳои А, В ва С хеле бой буда, мағзи донаи он аз 5 то 27 фоиз қанд дорад. Микдори витаминҳо аз 20 то 450 мг фоиз мебошад. Зардолуро дар вақти тапиши дил, вайроншавии гардиши хун, инфаркти мушакҳои дил истеъмол мекунанд.

Аҳамияти витаминҳои зардолу барои организм хеле қалон аст. Масалан, витамини А ба процесси қадкашӣ ёрӣ расонда, дар процесси мубодилаи моддаҳо ва гайра иштирок менамоянд. Равғани аз зардолу гирифташуда дар амалиёни тиб ҳамчун ҳалкунандан доруҳо ба кор бурда мешавад.

Загир — лен. Растании яксола буда, то 30—60 см баланд мешавад. Баргҳои пайдарпай борики дароз ва гулҳои ба ҳар тараф пахншудаи ишлобиранг дорад.

Аз тухми он доруи хубе тайёр мекунанд. Дар таркиби тухми загир 30—48 фоиз равған, 15—20 фоиз ангиштоб, кислотаҳои органики, ферментҳо на витамини А мавҷуд аст.

Луоби тухми загир хусусиятҳои печондагирий дошта, онро барои суст кардани дард ба муқобили варамкуй ба кор мебаранд. Инчунин дар вақти иллатнок шуда варам кардани пардаи луобии роҳи нафас ва мөъдаю рӯда менушанд, ҳангоми колит ба воситаи ҳуқна ба бадан мегузаронанд. Луэби тухми загирро барои додкуниӣ ва тарбандӣ аз берун ба шакли малҳам, равғанашро бошад, барои муолиҷаи сӯхтагӣ кор мефармоянд.

Тухми загирро дар вақти қабзият ё ин ки саҳтшавии меъда истеъмол мекунанд. Қиёми аз он тайёр кардашударо пагоҳирӯзӣ ва бегоҳӣ 1—3 қошуқҷа бо об ё ин ки шир ҳӯрдан лозим аст.

Зирк — барбарис продолговатый. Растании шоҳа-

дори буттагӣ аст. Шохчаҳон ин растани хордор буда, аз байни ин хордо барги дарозиаш то 4 см месабзад. Аз ҷиҳати ботаникӣ растаниест, ки қадаш 1,5—2 метр баланд мешавад. Вай асосан дар минтақаи кӯҳсари Тоҷикистон сабзида, барт, пӯст, решава манбани ашъён хоми давой мебошад. Зирк ҳамчун растани доругӣ дар тибби ҳалқӣ аз замонҳои қадим машҳур буда, онро ҳангоми касалиҳои гичча, конъюнктивит (яке аз дардҳои чашм), варача, дарди мушакҳо ва шикастани устухон ба кор мебурданд. Имрӯз дар амалияи тиб қиёми аз барги зирк тайёркардаро ҳамчун воситаи ниғадории хун ҳангоми табобати акушерӣ-гигиенологӣ кор мефармоянд. Қиём рӯзе 2—3 маротиба 30—40 қатрагӣ қабул карда мешавад.

Химиҳо аз решава барги зирк алкалоиди зирк (берберин) чудо карда гирифтаанд, ки он ҳангоми касалиҳои холецистит, дискинезияи талҳа (захрдон) ҳамчун воситаи зардаовар тавсия карда шудааст. Холо ин препарат дар ҳама доруҳонаҳои республика мавҷуд мебошад.

Дар институти химияи АФ Тоҷикистон дар асоси зирк моддаҳое синтез карда шудаанд, ки аз ҷиҳати таъсирбахшиҳи худ аз алкалоиди зирк мондани надорад. Мардуми мо зиркро дар вакти тайёр кардани палав истифода мебаранд, ки ин барои ҳазми таом фоидан калон дорад. Истеъмоли зирк (берберин) рӯзе се маротиба ба миқдори 0,005 муайян карда мешавад.

Зираи ҳиндугӣ — айован душистый. Растани алафмонанди яксолан кабудчаранд буда, баргҳои пармонанди рост дорад, ки қадаш то 40—60 см мерасад. Гулҳои сафеди майдаш мисли соябон мерӯяд ва меваи хурди ба ду чудошуда дорад.

Ин гиёҳ дар СССР асосан дар Осиёи Миёна мерӯяд. Меваи он маҳсулоти хоми доругӣ буда, аз равғани эфирӣ бой аст. Зираи ҳиндугӣ дар таркиби худ то 11 фоиз равғани эфирӣ дошта, аз он доруи тимол тайёр карда мешавад, ки дар амалияи тиб барои дезинфекция кардани пардаи луобдори даҳон, ҳалқ ва гулӯ васеъ ба кор мебаранд. Ҳангоми касалиҳои шукуфай пӯст низ истифода карда мешавад.

Зира — тмин обыкновенный. Зира растани дусола буда, қадаш то 60 см баланд мешавад. Решави дугчамонанд дорад. Дар соли аввал дар рӯи замии факат

барги зира рӯида, соли дуюм бошад, поян он пайдо мешавад. Баргҳон пармонанд дошта, гули майдан сафедчан мисли соябон дорад. Дар моҳи июнь гул карда, дар моҳи август мепазад. Ин гиёҳ дар районҳон кӯҳсори Тоҷикистони мо дар шакли ёбай бисъёр вомехӯрад. Зира, ки ашъёи хоми доругӣ мебошад, дар таркиби худ моддаҳои рангдор, катронӣ, сафеда, равғани равғани эфирий дорад. Дар таркиби равғани эфирий қариб 50 фониз корвон мавҷуд аст, ки ба зира бӯи маҳсус мединад. Дар тибби ҳалқӣ зираро ҳамчун доруи шикамдард, зардаю пешобовар ва муолиҷаи шамолхӯрдагӣ кор мефармэнд.

Донаҳои зираро дар об чӯшонида, истеъмол мекунанд. Онро дар шаронти хона чунин тайёр кардан мумкин: З қошуқча зираи қӯфттаро ба як стакон оби чӯшидаистода андохта, онро дар муддати 15 дақиқа мечӯшанд ва баъд аз 10 дақиқа истоданаш полонида мегиранд. Ии микдор доруни тайёр кардашударо дар муддати як рӯз — се маротиба хӯрдан лозим аст. Хусусиятҳои давони зира дар «Алқонун»-и Абӯалий ибни Сино нишон дода шудааст. Дар тибби илмӣ зираро дар шакли шира барои табобати беморони гирифтори қабзияти атоникий, холецистити қӯхна таъин мекунанд.

Барги зулф — подорожник большой. Растании бисъёрсолаи алафӣ буда, тэ 40—45 см баланд мешавад. Барги ин гиёҳро ҳамчун дору истифода мебаранд. Дар барги зулф гликозиди аукубин, моддаҳои сунд ва даббогӣ, каротин, кислотаи аскорбин, як микдор алкалоидҳо ва витамини К мавҷуд аст. Дар «Алқонун»-и Абӯалий ибни Сино хусусиятҳои он ҳамчун доруи зидди заҳм нишон дода шудааст. Барги зулфро дар тибби ҳалқӣ ҳамчун воситаи шифобахши варар ва яра (дар сӯҳтагӣ, буридагӣ, латхӯрдагӣ ва заҳм) васеъ кор мефармоянд. Дар тибби илмӣ препаратҳон аз барги он тайёр кардаро ҳангоми гастрити анацидӣ, дарди сахти меъдаю рӯда (гастрит, энтиринт ва энтероколит), колити сахту дарозмӯҳлат истифода мебаранд. Аз барги зулф шираи таносубаш 1:10 тайёр карда, онро барои табобат кор мефармоянд.

Дар шаронти хона I қошуқча баргҳон хушки онро ба як стакон оби ҷӯшидаистода андохта, боз 10 дақиқа ҷӯшонед ва пас дар муддати 1 соат кам-кам истеъмол намоед.

Кавар — кипарисы колючие. Растанни нимбуттагӣ буда, бештар дар шимоли республика вомехӯрад.

Каварро мардум ҳамчун доругӣ аз давраҳои қадим истеъмол мекарданд. Барои доругӣ решаш ва меваи он истифода бурда мешавад. Решаш ва меваи онро мардум дар вакти варами буғумҳо (ревматизм), касалиҳон ҷигар, спрӯҷ ва дарди фалаҷ истеъмол мекунанд. Каварро барои табобати касалиҳон қанд низ истифода мебаранд. Албатта, каварро бояд аз нуктаи назари илми ҳозиразамон чукурттар омӯзем, то натиҷаи он ҳаматарафа дастраси омма гардад.

Дар таркиби мевави кавар тиогликозидҳо ферменти цирозин, спанинҳо, стероидҳо ва рутин то 0,3 фоиз, кислотаи аскорбини то 135 мг фоиз, йод то 27 мг фоиз ва пигментҳои сурх вучуд доранд.

Дар решаш гликозиди калоридии ва дар тухми он то 35 фоиз равғани сурхча ёфта шудааст.

Ба қадом усул истеъмол кардан лозим аст? Аз решаш кавар қиёми обӣ тайёр мекунанд: 1 грамм решаш бо 10 грамм об—1:10, ё ин ки 20,0—180,0 грамми онро дар зарфи маҳкам дар оташи паст ҷӯшонида, пас аз сард шуданаш полонида як кошуқӣ рӯзе 3—4 маротиба истеъмол кардан лозим аст.

Бо ҳамин усул меваашро ҳам истеъмол кардан мумкин мебошад.

Кокутӣ — душица. Алафи бисъёрсола буда, решаш сершоҳи зеризамиӣ дорад, ҳар сол ниҳоли он то 60 см дароз мешавад. Дар моҳҳои июль-сентябрь гул мекунад, гулаш ранги сурхи баланд дорад.

Барои доругӣ барг ва гули вай истифода бурда мешавад. Дар нимаи моҳи август гул ва барги онро чида дар ҷои соя хушк мекунанд. Дар таркиби гул ва барги он равғани эфирий, аз 0,2 то 1,2 фоиз, моддаҳои лаббогӣ ва кислотаи аскорбинӣ аз 166 мг фоиз, то 565 мг фоиз мавҷуд аст. Дар таркиби равғани эфирии он то 17 фоиз моддаҳои антисептиկӣ ва ғайраҳо ҳастанд. Ҳусусияти доругии кокутӣ ҳанӯз дар замони Абӯали Сино маълум буд ва мардум барои беҳтар намудани кори меъда ва ҳазм кардани таъом истифода мебурданд.

Илми тибби ҳозира маълум кард, ки гиёҳи кокутӣ дар вакти ҷамъ шудани бод ва кори бади меъдаю рӯдаҳо, паст кардани оби меъдаю рӯдаҳо ва барои балғамбарорӣ дар вакти касалии шуш фоидан хубе мебах-

шад. Гайр аз ин боз хусусияти аракбарорӣ дорад. Ба ин максад кокӯтӣ бо чои араковар ва дигар гиёҳҳо истеъмол карда мешавад.

Барои истеъмол кардан маҳлули обии кокутӣ ба хисоби 1:10 тайёр карда мешавад, яъне 15 г алафи хушки кокӯтиро ба як стакан оби ҷӯшида рехта, баъд аз 20 дақиқа печонда мондан аз дока полонда як қошуқӣ 3 маротиба дар як рӯз истеъмол мекунанд.

Доруҳон аз кокӯти тайёр кардашударо шумо метавонед аз доруҳонаҳо гирифта истеъмл кунед.

Карам — капуста огородная. Раствории яксолаи алафӣ буда, то 15—20 см баланд мешавад. Карами тару тоза аз витамини С бой буда, онро ба мукобили заҳм ба кор мебаранд. Дар таркиби карам мавҷуд будани витамини У-ро ходимони институти ўмуминтифокии растворихондору мӯкаррар кардаанд.

Дар заводи таҷрибавии ин институт аз карами тару тоза орди онро тайёр мекунанд, ки он ҳангоми табобати қасалиҳон заҳми меъдаю рӯда ба кор бурда мешавад. Мушоҳидони клиникий натиҷаи хуби онро нишон дод. Шарбати хушки карамро рӯзе 3—4 маротиба бо андози 1—2 қошуқча ба ним стакон оби ширгарм ё шир маҳлул намуда қабул мекунанд. Дар мавриди набудани орди карам, шумо метавонед, аз карами тару тоза дар хона шарбати онро тайёр намоед. Барои ин карамро аз гӯштқимакунак гузаронида, баъд аз полонидан шарбати онро рӯзе чор-шаш маротиба як қошуқӣ истеъмол кунед.

Картошка — картофель. Раствории бисъёрсолаи алафӣ буда, то 60 см дароз мешавад. Лўндачон расидан зеризамиинӣ ва гулҳояш ашъёи хоми доруворӣ ба хисоб мераванд. Дар лўндачони картошка ангиштобҳо (крахмал, қанд, декстринҳо — 20 фоиз), витаминонҳои С (26—42 мг%), В, РР, В<sub>2</sub> ва А (ба микдори начандон зиёд) ҳастанд. Картошка манбаи хеле муҳими витамини С дар рациони ҳӯроки одам мебошад.

Дар тибби ҳалқӣ шарбати картошкан хомро истифода мебаранд. Онро дар як рӯз се маротиба ним соат пеш аз таизозули ҳӯрок ва ё хоб ба микдори ним стакон истеъмол мекунанд. Ин барои муолиҷаи бемориҳон дард ва заҳми меъда фоидаовар аст.

Канадона — клещевина обыкновенная. Раствории баланди алафӣ буда, қадаш то 2 метр мерасад. Барг-

хон калони панчамонанд ва гулхон бенамуд дорад. Мевааш лўндаи сетабақа ва рўяш хориок аст. Ҳамчун ашъёи хоми доругӣ тухми онро истифода мебаранд ва аз он равғани канадона мегиранд. Равғани канадона чун воситай сусткунандай дард, тозакунандай рӯдан борик ва рӯдан ғафс ба кор бурда мешавад. Ин равғанро барон табобати сўхтагӣ, заҳм, мулоим кардани пўст ва инчунин барои беҳтар гардонидани сабзиши мӯи сар низ истифода мебаранд. Тухми канадона хеле заҳрнок аст, бинобар ин ҳангоми кор фармудани он эҳтиёт шудан зарур аст. Равғани канадона ҳамчунин дар авиация, саноати собунпазӣ, истеҳсоли раиг ба кор бурда мешавад.

Кастона — конский каштан. Дарахтест, ки то 30 метр қад кашида, ҳамчун растани сояафкан дар боғу хиёбонҳо парвариш карда мешавад. Баргҳои кастона панчашакл буда, бараш то 25 см мерасад. Гулхояш мисли чорубакҳои сершумор дар як поя месабзад. Аз пўстлоҳи он ва қисман аз тухмаш дору тайёр мекунанд. Пўсти танаю шоҳаҳон он дар таркиби худ гликозидҳо: эскулин, фраксин ва гайра доранд. Тухми кастона ба микдори зиёд краҳмал, сапонинҳо, қанд ва дигар моддаҳо дорад.

Экстракти кастонаро ҳангоми касалиҳои бавосир, вассеъшавии варикозии рагҳои хун ва тромбофлебит қабул мекунанд. Дар тибиҳи ҳалқӣ кастонаро барон табобати ревматизм (тарбод), касалиҳои заҳрдан (талха), хунарави бачадон ва бавосир, касалиҳои дурударози варами рӯда истифода мебаранд.

Дар шароити хона аз гулҳои кастона оби онро чафилда 25—30 чакрагӣ бо як қошуқ об ду маротиба меҳӯранд. Ин дар вақти касалиҳои раги хуни сиёҳи пойҳо ва касални бавосир (геморрой) ба кор бурда мешавад.

Қисми обии аз пўстлоҳи кастона тайёр кардашуда (50 г дар 1 литр об) дар вақти касалиҳои бавосир дар ҳолати нишаста ванна қабул кардан лозим аст.

Кунҷит — кунжут восточный. Растани яксола буда, то 60—76 см баланд мешавад. Тухми кунҷит ашъёи хоми доругӣ аст, ки аз он равған мегиранд. Равғани кунҷит барои муолиҷаи диатезҳои дарди бавосир ба кор бурда шуда, ба бастани хун мадад мерасонад. Дар саноати дорусозӣ ва аптекаҳо онро чун ҳалкунандай дору-

хон дар об ҳалнашаванд истифода мебаранд. Дар таркиби тухми кунчит 60 фоиз равған мавчуд аст.

Қаламфур — стручковый перец. Қаламфур то 60 см баланд мешавад. Пояи рости қабуд, шохчаҳон зиёд ва баргҳон эллипсмонанди нӯгҳояш тез дорад. Қаламфурро кайҳо боз ҳамчун тундӣ ҳангоми гирифтани иштиҳо истеъмол мекунанд. Дар таркиби он ба микдори зиёд витамини А ва С мавчуд аст. Чизи аз ҳама таъсирбахши қаламфур алкалоиди канасации мебошад. Дар вакти ҳозира дар саноати дорусозӣ аз қаламфур шира ва марҷам тайёр мекунанд, ки онҳо ҳангоми артрит, дарди миён ва шамолзанин роҳи нафас ба сифати таъсиркунандагӣ аз беруни кор фармуда мешаванд. Қаламфурро ҳамчун хуриши таом ба микдори начандон зиёд қабул кардан даркор аст, то ки ба организм таъсири манғӣ нарасонад.

Кулоҳгули ҳисорӣ — шлемник гиссарский. Растанин алафии бисъёрсола буда, то 30—50 см қад мекашад. Дар водии Ҳисор, асосан дар дараи Варзоб месабзад. Дар охири май ва аввали июнь гул карда, мевааш дар мэҳониюи июль-август мепазад.

Барои доругӣ решача ва решаш он истифода бурда мешавад. Дар таркиби решача ва решаш кулоҳгул флавонидҳон ҳисории ва вагонин вучуд доранд. Дар ҳуди решаш бошад, то 2,5 фоиз прикатехинҳо мавчуданд. Дар баргаш ва танааш то 8,5—10,3 фоиз моддаи скутеларии вучуд дорад.

Дар натҷаи таҷриба ва муқоисаи қиёми шлемники кулоҳгули ҳисорӣ ва моддаҳони аз он чудо карда шуда бо кулоҳгули байкалий муайян гардид, ки он аз кулоҳгули байкалий ҳеч ками надорад. Қиёми кулоҳгули ҳисориро монанди кулоҳгули байкалий дар мавриди баландшавии фишори хуи, касалии асад, бехобӣ истеъмол мекунанд.

20—30 қатра қиёми кулоҳгули ҳисориро 2—3 маротиба дар давоми рӯз истеъмол менамоянд.

Қоқу — одуванчик обыкновенный. Растанин бисъёрсолаи алафӣ буда, то 30 см баланд мешавад. Танаи қоқу баланди рост, баргҳояш намуди пар дошта, гулаш зарда мешавад. Дар вакти чидани қоқу маҳлули ширамонанд чудо мешавад.

Қоқу дар ҳама ҷо мерӯяд, решаш ва баргҳояш ашъёи ҳоми доругӣ мебошанд. Гул ва баргҳон қоқу дар таркиби ҳуд кортикоидҳон тараксасии, флавоксантини,

лютени, витамин В<sub>2</sub> ва бисъёр моддахон дигар доранд. Решаю таная қокуро барои кушодани иштиҳо ва бехтар гардонидани ҳазми хӯрок истифода мебаранд. Дар тибби ҳалқӣ онро ба сифати доруи зардаю исход кор мефармоянд.

Дорухон аз қоку тайёршударо барои барангезиши иштиҳо, баровардани талха, саҳтшавии меъда истифода мебаранд. Як қошуқ решани майдо кардашудаи қокуро мисли чой дам карда, баъд аз 20 дакика ба қадри чоръяки стакан 3—4 маротиба дар як рӯз пеш аз хӯрок меనӯшанд.

Каду — тыква обыкновенная. Баргҳон калони шаҳшӯл ва гули калони зард дорад.

Дар таркиби донаи каду то 50 фоиз равған, кислотаҳони органикӣ, витаминонҳои С ва В<sub>1</sub>—В<sub>2</sub> мавҷуд буда, барги каду аз кислотаи аскорбинӣ (то 620 мг%) ва ғайра бой аст. Вай барои бештар чудо шудани пешоб маддат мерасонад. Дорухон аз каду тайёркардаро дар шакли хока ва маҳлул истеъмол мекунанд.

Лагохилус — лагохилус опьяняющий. Растанни хорноки лӯндашакли нимбултагӣ буда, қадаш то 60 см баланд мешавад. Баргҳон хурди 3—4 паррагии сермӯява гулҳон сурҳчан мисли лаби ҳаргӯш дорад. Дар моҳҳои июнь-август гул мекунад. Ин гиёҳ дар республикаи мо бештар дар қисми шимолӣ мерӯяд. Ашъёи хоми доругӣ гулу баргояш мебошанд. Дар барги он лагохилин (спирти сеатома), равғани эфирий (0,03%), моддаҳони даббогӣ (21—14%), кислотаҳони органикӣ, каротин (7—10 мг%) ва витамини С (77—100 мг%) мавҷуданд.

Лагохилус хусусияти нигоҳ доштани хун ва ором намудани асабро дорад. Аз гулу баргҳон ин гиёҳ таносубаш 1:10 ва 1:20 тайёр намуда, рӯзе се маротиба як қошуқӣ менӯшанд ва ҳангоми хуравиҳон гуногуни аз берун кор мефармоянд.

Мастӣ — термопсис длиноплодный. Мастӣ рестани начандон калони бисъёрсола буда, решани пахншуда дорад. Аз ин решашо пояхои рӯизамиинии шоҳадор месабзад. Себаргаҳони кабудча дорад. Гулҳояш зардча буда, дар иӯги шоҳаҳо чойгир аст. Мезан ин растанӣ лӯбимонанд буда, дар моҳи сентябр месабзад. Ин гиёҳ дар водии Ҳисор пахи шуда, барои дору қисми дар рӯи замини будан он, яъне алафашро истифода мебаранд. Дар

таркиби алафи масти алкалоидхо, равғаҳои эфирдор мавчуданд. Алкалоиди асосии масти цитизин мебошад, ки он ҳамчун сабуккунандан нафаскашӣ ба кор бурда мешавад.

Мавракии шифобаҳш — шалфей лекарственний. Растанни нимбуттагии бисъёрсола буда, шоҳаҳон зичи сарҳамида дорад, ки қадаш то 70 см мерасад. Баргҳои кабуд дошта, гулаш нишобӣ мешавад. Мавракии шифобаҳш бӯи хубе дорад. Дар моҳи июнь гул меқуниад. Дар республикаи мо якчанд намуди он мерӯяд: мавракии шифобаҳш, хушбӯй, зарафшонӣ, баҳмалини сурх. Барои доругӣ барги он истеъмол карда мешавад, ки вайро соле 2—3 маротиба мечинанд. Бори аввал вакти гул карданаш ва маротибаи дуюм ва сеюм фасли тирамоҳ мечинанд.

Дар таркиби он қариб 0,5—2,5 фоиз равғани эфирӣ, алкалоидхо, флавоноидхо, моддаҳои даббогӣ, кислотаҳои органикӣ ва гайраҳо вучуд доранд.

Мардуми мо аз барги он чой карда ҳамчун доруи гунҷакунианд дар вакти касалиҳои дил менӯшанд, киёми решашро бошад барои монандани хун истеъмол меқунианд.

Дар тибби илмӣ барги онро барои муолиҷаи варами даҳону гулӯ, роҳҳои нафас ҳамчун доруи даббогӣ ва варампасткунанда истифода мебаранд. Барои ин бо қиёми обии вай даҳону гулӯ ва роҳҳои нафасро чайқа кардан лозим аст. 20 г гиёҳи хушкро ба зарф андохта ба вай як стакан оби ҷӯшида мерезанд, баъди 20 дазқиқа болояшро пӯшонидан, полонда истифода меқунианд.

Мушхор — лопух большой. Растанни алафии бисъёрсола аст. Пояи рости шоҳадор ва бартҳои то 50 см паҳни дандонадори кабудча дорад. Гулҳои нишобӣ ва донаҳояш то 6 мм дароз мешавад.

Барои доругӣ асосан решаш онро истифода мебаранд. Бо ин мақсад вайро тирамоҳ мечинаад. Дар таркиби решаш қариб 45 фоиз полисахариди ииулни, 12 фоиз моддаҳои сафеда, равғани эфирӣ, кислотаҳои полиметини вастеринӣ, моддаҳои даббогӣ ва гайраҳо вучуд дорад.

Дар тибби ҳалқӣ мушхорро барои арақ кунонидани бадан дар мавриди шамол задан, дарди миён ва саб-

зондани мӯи сар истифода мебаанд. Қиёми обии мушхор дар тибби илмӣ барои тезонидани пешоб, арақ қуонидан, мубодилаи моддаҳо дар вақти касалиҳои пуст, пучакҳо, рахит (касалии бачаҳо), касалии қанд, подагра, ревматизм ва гайраҳо истеъмол мекунанд. Махлули равғани оиро барои табобати яроҳои дурудароз шифонаёбанда истифода мебаанд. Барои аз реҳтан боз доштани мӯи сар ва сабзиши он ҳафтае ду маротиба бо қиёми обии мушхор шустан лозим аст. Барои ин метавонед дар шароити хона 60 г решавӣ майдакардан мушхорро ба 1 литр оби чӯшида махлут намуда, бъяд аз 30 дақика чӯшондан полида рӯзе 2—3 маротиба ним стакани истеъмол кунед, ё ин ки ҳафтае ду маротиба сар шӯед.

Марҷонда Раҳт — бузина. Дарҳати буттагӣ буда, дарозниаш то 10 м мерасад ва баргҳои нештаршакли гирдаш дандонадор дорад. Гулҳои сафедҷаи хушбуҷаш мисли соябон дар як чой ҷамъ шудаанд. Мевавӣ он рағни сиёҳ дошта, донадор мебошад ва дар моҳҳои июль-август мепазад.

Барои доругӣ сабатгулаш истифода бурда мешавад. Дар таркиби сабаттулаш равғани эфир, моддаҳои долин, рутин, кислотаҳои валерианий ва себӣ мавҷуданд. Дар таркиби баргаш бошад, гликозиди самбулагирии, моддаҳои қатронӣ ва каме равғани эфирий дорад. Ғайр аз он баргаш боз аз кислотаи аскорбинӣ бой аст, ки миқдораш то 200—270 мг фоиз мерасад...

Дар тибби ҳалқӣ доруҳои аз он тайёр кардашуда барои ҷайқондани гулӯ дар вақти касали роҳҳои нафас истифода бурда мешавад. Дар мавриди касалиҳои гурда ва сангӣ ҳалтаи пешобдон ҳам фоидаи хубе мебаҳшад.

Дар тибби илмӣ доруҳои аз ин гиёҳ соҳтаро ҳамчун арақбарор, пешобовар, пасткунанди вараҷа ва хунук гузарондагӣ истифода мебаанд.

Дар шароити хона метавонед аз сабатгули ин гиёҳ шира тайёр намоед. Барои ин 15 г сабатгули майдакарدارо дар 200 мл оби чӯшида 20—30 дақика тақшин карда, бъяд аз полондан 3—4 маротиба ба миқдори 50 мл 15 дақика пеш аз ҳӯрокхӯрӣ истеъмол кардан лозим аст.

Офтоб параст — подсолнечник. Растани яксон

лаи хеле калон буда, қадаш то 2,5 метр мерасад. Танаи офтобпаст бокувват буда, баргхон пай дар пай дорад. Дар нүги пояща сабатгули калони зарде дорад, ки диаметри он то 25 см мерасад. Мевай он донааш аст, ки аз равган бой мебошад. Дар амалияни тиб гулҳони канорӣ, барг ва тухми онро барои доругӣ истифода мебаранд.

Таркиби химиявии офтобпаст чунин аст: тухмаш то 38 фоиз равган, то 19,1 фоиз сафеда, то 26,5 фоиз ангиштоб ва дигар моддаҳои фаъол дорад. Дар барги он то 11 мг % каротин, то 0,6 фоиз каучук ва то 3 фоиз моддаҳои катронӣ мавҷуд мебошад.

Препаратҳои аз баргу гулҳони канории офтобпаст тайёр кардашуда барои кӯшодани иштиҳо, равғани офтобпаст бошад, ба сифати доруи нармкунанда ва чун асос барои тайёр кардани марҳаму доруҳои молидани ба кор бурда мешавад.

Олуболу — вишня обыкновенная. Дараҳти сершоҳу барг, баландиаш то 7 метр мебошад. Мевай он аз қанд ва кислотаҳои органикӣ бой аст. Мевай олуболу асосан аз ҷавҳари лиму ва себ бой буда, инчунин дар таркиби ҳуд то 13 фоиз қанд, то 2 фоиз кислотаҳои органикӣ дорад. Донаи олуболу то 25 фоиз равган дорад. Аз олуболу шарбати олуболугӣ тайёр мекунанд, ки он барои беҳтар кардани таъми баъзе моддаҳои доругӣ ва дар саноати ҳӯрокворӣ ба кор бурда мешавад.

Думчаҳои мевай олуболуро барои табобати қасалиҳои истиско (водянка), нест кардани сангҳои пешобдан ва талҳадон тавсия мекунанд. Барои ин 10 гр думчаҳои олуболуро дар як стакан об дар муддати 20 дақика мечӯшонанд. Махлули тайёршударо дар як шабонарӯз **мехӯранд**.

Пиёз — лук репчатый. Пиёз пеш аз ҳама сабзавоти хуби ҳӯрокист. Ягон рациони ҳӯрокие нест, ки бе пиёз онро тайёр кардан мумкин бошад. Дар таркиби пиёз пайвастагиҳои сульфур, равғани эфир, нишонаҳои йод, фитонцидҳо ва микдори зиёди витамини С ёфт шуда аст. Дар байни ҳалқ пиёзро дар вакти гирифтор шудан ба қасалии грипп кор мефармоянд. Ба ин мақсад беҳ-пиёзи навро рӯзе якчанд маротиба дар давоми 2 дақика ба бинӣ дошта, чукур нафас мегиранд. Ҳангоми бод қашида варам кардани яра ва баъзе заҳмҳои римдори беруний пиёзи дар зери хокистар пухтагӣ воситаи хуби

муолича аст. Қиёми аз пиёз тайёркардан саноати дорусозиро ҳангоми дарди ба қабзият гирифтор шудани меъдаю рӯда ва атеросклероз кор мефармоянд. Препарати аллилчел тонуси меъдаю рӯдаҳо ва секрецияи ғадулҳои хўрокҳазмкуниро баланд бардошта, кори дил ва дигар органҳоро беҳтар мегардонанд. Ҳангоми ба касалии цинга (варами милки дандон) гирифтор шудан беҳпиёз ва барги пиёзи тарутозаро қабул кардан зарур аст. Дар вақти ҳозира саноати хўроквории республикаи мо гайр аз беҳипёз боз пиёзи ёбой — пиёзи анзур тайёр меномоянд, ки он ҳам дорон айнан ҳамин хел хусусиятҳои давогӣ буда, монанди саримсоқ дар таркиби худ бисъёр фитонцидҳо дорад.

Пудина — мята азиатская. Растании бисъёрсола буда, поян рости то 1 метр баланд дорад. Гайр аз поян рост, боз пояҳои дарози дар рӯи замин хобида дорад. Баргҳояш майда, гулаш сурхчаи чорбарга аст ва бӯи хуше дорад.

Дар республикаи мо барги пудинаро мардум барои хуриши таом истифода мебаранд. Барг ва банди пудина, ки аз равғани эфирий бой аст, маҳсулоти хуби доругӣ мебошанд. Дар тибби илмӣ асосан қисми болони пудинаро, ки баргҳояш ба микдори зиёд равғани эфирий ва ментол доранд, кор мефармоянд. Шумо метавонед, ки аз дорухонаҳо барги пудинаро харида, аз он дар хона қиём тайёр кунед. Ментоли дар таркиби пудина мавҷуд буда, ба васеъшавии рагҳои дил, мағзи сар ва шушёри мерасонад. Препаратҳои аз пудина тайёр кардашуда ба таркиби қатраи зеленин, валидол, валэкордин доҳил мешаванд. Истеммоли ин дорухо бошад, ҳангоми танг шудани роҳҳон хуни дил, рагкашини мушакҳои бадан (қайдкунни беист, ҳалаи рӯда, чигар ва гурда) таъин карда мешавад. Пудинаро дар тибби ҳалқи ҳамчун дорун кувватбахшу тозакунандай рӯҳ, араку пешобовар кор мефармоянд.

Пуганак — тысячелистник обыкновенный. Растании бисъёрсолаи алафӣ буда, қадаш то 120 см мерасад. Баргҳои нештаршакли пармонанд дорад. Гулҳои сафед, зардча ва сурхчааш дар як буттагул ҷамъ шудаанд. Мевааш донадор мебошад. Дар моҳҳои июль гул меқунад.

Аз баргу танаи он дору тайёр мекунанд. Дар тарки-

би алафи ин гиёх моддаҳои даббогӣ, глюкоалиалоид, эхиллеин, кислотаи аконитӣ, витамини С, қатрон, каротин ва равғани эфирӣ, ки аз он моддан азулен чудо карда гирифта шудааст, мавҷуданд.

Моддан ахиллеин аз пуганак ҳосилшуда қобилияти нигоҳ даштани хун, азулен бошад, таъсири зидди вармакуӣ, антиаллергӣ дорад. Ҳусусиятҳои шифобахшии он ҳанӯз ба Гипократ, Гален, Абӯалӣ ибни Сино маълум будааст.

Дар тибби ҳалқӣ пуганакро дар ёшали шира ҳангоми заҳми меъда ва сулфа, инчунин барои тезонидани сиҳатшавии яра истифода мебаранд. Дар тибби илмӣ онро дар ёшали экстрати моеъ ва шира ба сифати доруи нигоҳ доштани хун ҳангоми хунравии бачадон ва гайра кор мефармоянд.

Дар шаронти хона аз пуганак дору тайёр кардан мумкин аст. 2 қошуқча пуганаки майдакардашударо ба як стакан об маклут намуда, баъд аз 1 соат меполанд ва дар муддати як бӯз кам-кам менӯшанд.

Чавак — унгерия Виктора. Раствории бисъёрсолаи пиёзшакл буда, 5—10 см баланд мешавад. Ашъёи хоми доругӣ қисми рӯизамиинии он мебошад. Дар таркиби беху решачаҳо ва қисми рӯизамиинии чавак ба микдори то 2,5 фоиз алкалоидҳо ёфт шудаанд, ки аз онҳо 30 фоиз галантамиин, 16,2 фоиз ликорин мавҷуд аст. Галантамииро барои муолиҷаи боқимондаи полимиэлит ба кор мебаранд.

Лупанак — пижма. Раствории бисъёрсола аст. Баргҳояш пармонанди дарозшакли кабуд аст ва бӯи тез дорад. Гулҳои зарди ба як сабатгул ҷамъшуда дорад. Дар моҳи август гул мекунад. Ҳамчун алафи бегона дар пастхамиҳои роҳ, дар ҷон офтоборӯ вомехӯрад.

Ашъёи хоми доругӣ сабатгулҳои он мебошад. Баъд аз ҷидани пӯпанак онро дар соя хушк карда, талқон мекунанд.

Дар таркиби гули он 2 фоиз равғани эфирӣ буда, қисми асосии онро туйон ташкил мекунад. Дар таркибаш боз гликозиди флавонолӣ вучуд дорад.

Дар тибби илмӣ қиёми онро бар зидди кирми рӯда ва ҳамчун моддан зардабарор дар вакти қасалии талҳадон истифода мебаранд.

Писта — фисташка настоящая. Раствории буттагӣ

буда, қадаш 3—5 метр баланд мешавад за асосан дар Осиёи Миёна месабзад. Маҳсулоти доругӣ донаҳои он ба ҳисоб меравад, ки дар таркиби худ то 50 фоиз танин дорад. Дар таркиби мағзи писта то 60 фоиз равған, дар баргаш то 10 фоиз моддаҳои даббоғӣ мавҷуданд. Препарати танин, ки аз донаҳои писта ҳосил карда шудааст, ҳангоми варамкунӣ даҳону гулӯ, сӯхтагӣ, тарзҳам, ҳамчун доруи ба ҳам оварандою қоккунандо кор фармуда мешавад. Танинро дар вақти ба қасалиҳои меъдаю рӯда гирифтор шудан истеъмол мекунанд. Иҷчунин ҳангоми варамкунӣ рӯдан рост дар шакли ҳукни қабул ме намоянд. Препарати танин барои муолиҷаи беморони бо намаки металлҳои вазнин заҳролудшуда, алкалондҳо (ғайр аз морфин, кокаин, атропин ва никотин) барои такшии кардани онҳо истифода бурда мешаванд.

Дар тибби ҳалқӣ мағзи пистаро барои муолиҷаи қасали сил ва дарди сандуқи сина кор мефармоянд.

**Раҳдавак** — горец почучуйный. Растании алафии яксола буда, пояи сершоҳа ва майдабаргҳои бисъёре дорад. Гулҳои майдан бенур дорад, ки аз бехи баргҳо мерӯяд. Дар моҳҳои июнь гул мекунад. Барои другӣ ҳамзӣ қисмҳои онро кор мефармоянд. Дар таркибигӣ ин гиёҳ моддаҳои даббоғӣ, кислотаи аскорбинӣ, гликозидҳо, каротинҳо то 39 мг фоиз, витамини С то 900 мг фоиз вучуд дорад. Ғайр аз ин дар гулҳои ин растанӣ flavonҳо, дар решаш антрохинонҳо ҳам ҳастанд. Дар тибби ҳалқӣ онро барои ҳал кардани сангҳои гурдаю ҳалтадони пешоб истифода мебаранд.

Дар тибби илми қиём ва шарбати онро ҳамчун моддаи ба ҳам оварандо дар вақти қасалиҳои пардаи лубӣ истифода мебаранд.

Дар шаронти хона метавонед аз решаш он бо таносуби 1:10 баъд аз реза карданаш дар ягон зарф 30 дакиқа ҷӯшонида полонед ва рӯзе 3 маротиба як кошуқӣ истеъмол кунед.

Қиёми аз алафаш тайёр кардаро низ бо таносуби 1:10 ҷӯшонида, баъд аз полонидан рӯзе 3—4 маротиба як кошуқӣ истеъмол намоед.

**Сабзӣ** — морковъ посевная. Сабзӣ дар Осиёи Миёна хеле бисъёර аст.

Онро дар вақти пухтани палав ва дигар таомҳо ҳам-

чун сабзавот истифода мебаранд. Тухми сабзиро мардум дар шакли ордак ҳамчун доруи пешобовар ва табобати шамолхӯрдагӣ кор мефармоянд. Дар вакти ҳозира муайян карда шудааст, ки сабзӣ дар таркиби худ 20 фоиз каротин, 0,15 фоиз вневрин, 88 мг фоиз витамини С, ангиштоб, сафеда ва равған дорад. Аз тухму сабзи алкалонди даукарин чудо карда шудааст, ки он дорон хусусияти ихтилоҷӣ ва рагвасеъкунӣ мебошад. Сабзиро дар вакти ҳозира ҳамчун маҳсулоти хоми растаниги барои истеҳсоли витамини А ва каротин истифода мебаранд.

Сапали шутур — мать и мачеха обыкновенная. Растани алафии бисъёرسола буда, решан калони ба ҳар тараф пахншуда дорад. Дар аввали бахор барг пайдо намуда, моҳи май гул мекунад. Гулаш ранги зардча дорад.

Сапали шутур дар тамоми територияи СССР, дар сойҳо ва лаби ҷӯю дарьёҳо месабзад. Дар тибби ҳалқӣ онро барои табобати сулфаю дарди гулӯ, ҳамчун дорун сустгардонандай касалиҳои роҳи нафас кор мефармоянд. Дар тибби илмӣ ҳам ҳамин амалҳоро татбиқ намуда, ба сифати доруворӣ баргу гулҳои сапали шутурро истифода мебаранд. Баргу гулҳои ин гиёҳ дар таркиби худ гликозиди туссилягин, ба микдори зиёд луоб, танин, анулин, фитонциди моддаҳои даббогӣ ва ангиштобҳо доранд.

Садбарг — роза стелистная. Растани буттагӣ буда, 1,5 м баланд мешавад. Садбарг намудҳои гуногуни дорад. Асосан дар моҳҳои июнь-июль гул мекунад. Дар Тоҷикистони мо се навъи садбарг — садбарги гулобӣ, садбарги сурхи кримӣ ва новинкаро парвариш мекунанд. Барои доругӣ асосан гулбаргҳои тару тозаи атргулро, ки дар таркиби худ равғани эфирий дорад ва микдораш 0,1—0,2 фоизро ташкил мекунад, истифода мебаранд. 50—60 фоизи онро гераниол, 25—30 фоизашро цитронеллол, 10 фоизашро нерол ва 2 фоизашро спирти фенилэтили ташкил мекунад. Хушбуни атргул асосан аз будани спирти фэнілэтілий дар таркиби он мебошад.

Ҳанӯз дар замони Абӯалӣ ибни Сино гулоби аз равғани он тайёршуда барои табобати бисъёр касалиҳо истифода бурда мешуд. Дар Бухоро аз гули садбарг мурabbo тайёр карда мешавад, ки онро ҳамчун доруворӣ ва ҳӯрокворӣ истеъмол мекунанд.

Тибби илмий ҳаматарафа омӯхта тасдиқ намуд, ки равғани гули садбарг таъсири доругии хуб дорад.

Дорусозони булгор аз равғани гули садбарг доруи розанол сохтаанд, ки вай барои муолиҷаи касалиҳои шуш, яъне гирифтани роҳи нафас (астма), барои баровардани сангҳои майдан талҳадону гурда ва барои табобати касалиҳон дил истифода мешавад.

Равғани гули садбарг дар амалияи фармацевти барои хушбӯю хуштамъ қардани дорухо ба кор бурда мешавад. Дар вакти ҳозира онро асосан дар саноати атриёт ва хӯрковорӣ кор мефармоянд.

Тарбуз — арбуз. Тарбуз навъҳои зиёде дорад ва вобаста ба навъаш мазааш низ ҳар хел мешавад.

Оби тарбуз витамиҳои гурӯҳи В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub>, РР, С, каротин, кислотаи фолиат, фруктоза, намакҳои калий, фосфор ва оҳан дорад, ки микдори онҳо аз 0,1 то 69 мг % мебошад. Тарбуз аз магний ҳам бой аст, ки микдори вай 224 мг % мебошад. Дар тибби ҳалқӣ мағз, пуст ва тухми он истифода бурда мешавад. Ҳалқ тарбузро ҳамчун воситаи тезонидани пешоб ва зардабарор дар вакти бемориҳои гурдаю чигар ва паст қардани таб истифода мебарад.

Таркиби тарбуз аз қандҳои гуногун бой аст. Ҳусусан қанди фруктозаи тарбуз барои беморони касалии қанд муфид аст. Дар ин ҳолатҳо бемор дар давоми рӯз бояд ба микдори 3—5 кг тарбуз истеъмол қунад.

Пўсти тарбуз аз клетчатка бой буда, барои кори мӯътадили меъда, рӯда ва баровардани баъзе равғанҳои холестерин аз бадан мадад мекунад.

Дар тибби илмий истеъмоли мағзи тарбузро барои тезонидани пешоб тавсия мекунанд. Қасалан, дар курорти Байрамалий беморони гурдаро бо тарбузу қуми гарм табобат мекунанд, ки дар ин ҳолат намакҳои дар гурда буда, бо пешоб аз организм дур карда мешаванд. Гайр аз ин барои ҳароб шудан, ҳангоми камхунӣ, камширий ва ғайраҳо истеъмол карда мешавад.

Талҳақ — софора толстоплодная. Растании бисъёрсолаи алафи буда, решан бокуввати зеризамий дорад. Гули бисъёри хокистарранг дорад, ки дар хӯшаҳо ҷамъ омадааст. Моҳҳои июнь-июль тухм мебандад. Ҳамчун доруворӣ қисми рӯизамиини танаи онро истифода мебаранд. Дар таркиби алафи талҳа алкалоидҳои пахикарпин, сакарпин ва матрин мавҷуданд. Дар амалияи



Анбар



Ангур



Арча



Аллея дарактии кл



Ачалгиёх



Анз



Буттакұз



Бич



Банги девона



Биҳӣ



Валерian



Гонкисиркуук



Гүлн чамешшахор



Гули хайрӣ



Дарахти хорнок



Душица



Синий




Загоза



Зардолу



Загир





Зира



Барги зулф



Ka. TOI, 9



Күрнек



Калампур



Күлохгули хисорй



Коку



Капу



Масті



Мавракин шифобашы



Мүшхор



Марчондахт



Офтобиараст



Обубату



Пиц



Пудина



Пуганак



Лупанак



Рахдакак



Пистия



Сабзӣ



Сапали шутур



Талхак



Салбарг



Хоргул



Tytyum



Печак



Хазориспанд



Чойкухак



Чорнагз



عقار



Чоюн



Чинар



Чуоримакка



Зардалағы хокистарранг

тиббй пахикарпиро ҳамчун воситан сусткунаандай ихтилочи рагҳо, дарди рагҳо, эндоартрит, лангии рӯздармиён, дистрофияи мушакҳо, ҳангоми шукуфай кӯҳна истифода мебаранд.

Дар амалан акушерӣ бошад, пахикарпин дар мавриди суст гузаштани дарди таваллуди фарзанд, барои тезонидани он кор фармуда мешавад.

Турб — редъка посевная. Турб бисъёр моддаҳои барои организм фоиданоку лозими дорад. Бехмеваи он, ки дар таркиби худ холин, аденин, пектозин, органин, гистионидин, тригонеллин, рафанол, йод, бром, витамины С ва бисъёр дигар моддаҳо дорад, маҳсулоти хоми асосии доруворӣ мебошад. Турб асосан ба сифати кушодани иштиҳо истеъмол карда мешавад.

Дар тибби ҳалқӣ турбро чун воситан оварандай пешобу зарда, баъзан ҳангоми бемории роҳи нафас чун дазон чудо кардани балғам истифода мебаранд. Киёми спиртдори тухму решан турб дар вақти пайдо шудани доги кунҷитак ба рӯй молида мешавад.

Тутум — сумах. Буттаи камшоҳаест, ки қадаш то 3 м мерасад. Баргҳои панҳами паршакл дошта, гирдаш дандонадор мебошад. Гулҳои майдан кабудҷаранг дорад. Дар моҳҳои июнь-июль гул карда, дар моҳи сентябрь мевааш мепазад. Меваи майдан лўндашакли рангаш сурхча дорад. Он дар водии Ҳисор сабзида, барои дору баргашро истифода мебаранд. Барги тутум дар таркиби худ то 75 фоиз танин ва дигар моддаҳо дорад. Танини аз барги тутум гирифта мешудагӣ барои муолиҷаи сӯҳтагӣ, яраҳои римдор, шукуфай кӯҳна, инчунин дар вақти бод кашида варам кардани даҳон ва ҳалку гулӯ (стоматит, гингивит) чун доруи даҳончайқонӣ, барои шуста тоза кардани меъда ҳангоми бо намаки металличои вазилин захролудшавӣ ва исҳол ба кор бурда мешавад. Хусусияти захмро ба ҳам овардану қоқкунаандагӣ ва ба варамкуй мукобилият нишон додани тутум аз замони Абӯалий ибни Сино маълум аст.

Хоргул — шиповник, роза Беггера. Раствори бисъёрсолаи хордор буда, қадаш то 2,5 метр мерасад. Баргҳои пайдарпаи элипсии гирдаш дандонадор ва гулҳои калони сафедча дорад. Меваи он дар таркибаш денои бисъёр дорад. Ранги мевааш сурхчанамо мешавад. Дар моҳҳои май гул карда, мевааш дар моҳи сентябрь мепазад.

Дар тибби халқй меваи хоргулро барои табобати цинга, решашро бошад, ҳамчун дору ба ҳам овардану коқкунанда истифода мебаранд. Дар таркиби хоргул витаминон С, К, В<sub>2</sub> Р мавҷуданд. Витамини асосии хоргул витамини С буда, вай аз ҷиҳати дар таркиби худ доштани ин витамин дар байни растаниҳон витамиnidор ҷои аввалро ишғол менамояд.

Препаратҳон аз хоргул тайёр кардашударо, маҳсусан, витамини С-ро дар тибби илмӣ асосан ҳамчун мачмӯи витаминон ҳангоми цинга ва нарасидани витаминон ба кор мебаранд. Саноати дорусозӣ аз меваи хоргул холосас ном экстракти моеъ тайёр мекунад, ки онро дар вақти бемории чигар ва роҳи зарда ҳамчун доруи зардаовар истифода менамоянд.

Ҳазориспанд—гармала обыкновенная. Раствори бисъёрсолаи ҷаҷандон баланд буда, решан калони сершоҳа дорад. Баргҳояш майданти рааранг, гулҳояш ягонаи панҷбаргай сафед мебошад. Меваи он лўндашакл буда, дар мағзаш донаи бисъёре дорад. Дар моҳи июнь тул карда, моҳи август мева меандозад.

Тухм ва решан он маҳсулоти хоми доругӣ буда, аз онҳо алкалоиди гармини гирифта мешавад. Тухми ҳазориспанд то 4 фоиз алкалоид дорад. Алкалоиди гарминиро дар илми тиб ҳангоми табобати касалиҳон паркинсон ва фалачи ларзон ба кор мебаранд.

Мардуми мо дона ва баргҳон хушки ҳазориспандро дуд андохта нафас мекашанд, ки ин барои нест карданни микробҳои сирояткунандаи роҳи нафас аҳамияти қалон дорад.

Печак—вьюнок шерстистый. Алафи бисъёрсолаи печанда буда дар Тоҷикистон ва республикаҳои ҳамсояи мо мерӯяд. Барои даво қисми рӯизаминиашро истифода мекунанд. Алаф ва тухми он то 0,5 фоиз алкалоиди конваламин ва конвалон дорад. Ии ду алкалоид дорони ҳусусияти анестезий (караҳткуйӣ, беҳискунии ягон узви бадан) мебошанд. Алкалоиди тропацинро, ки аз ин гиёҳ чудо карда мешавад, ҳангоми часпида мондани рӯда, касалиҳон заҳмӣ, дикки нафас ва гайра рӯзе се маротиба ба микдори 0,01 истифода мебаранд.

Ҷағҷағ—пастушъя сумка. Раствори алафии хурди яксона буда, қадаш то 30 см мешавад. Пояи рост дошта, баргҳон он ба таври доирашакл дар рӯи замин баҳам

пайвастанд. Гули сафедча дошта, тамоми тобистон гул мекунад. Барои доругӣ ии гиёҳро дар моҳҳои июнь-июль мечинанд.

Дар тибби илмӣ асосан дар вакти амалияи акушерӣ ва беморҳои занона барои нигоҳ доштани хун пас аз таваллуди фарзанд ва дигар мавриҷҳо истифода карда мешавад.

Дар шароити хона қиёмро аз ҷағ-ҷағ чунин тайёр мекунанд: 6 қошуқча ҷағ-ҷағи хушкро ба ду стакан обтар мекунанд. Баъд аз 8 соат онро полонида дар тӯли як шабонарӯз кам-кам ҳамаашро нӯшидан лозим аст.

Чормағз — орех грецкий. Дарахти азимчусаест, ки қадаш то 25 м дароз шуда, сершоху барг мешавад. Баргҳои чормағз калони ҷунгурадор, гулаш майдан дар ҳӯшадо ҷамъшуда мебошад. Чормағзо дар тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон дучор омадан мумкин аст.

Аз барг, мағзи хоми тару тоза ва пӯҷоки он дору тайёр кардан мумкин аст. Аз барги чормағз препарати юглон тайёр менамоянд. Дар таркиби чормағз моддаҳои даббоғию рангкунанд, витамини С ва равған мавҷуд аст.

Баргҳои чормағзо дар вакти қасалиҳои варами ғудудҳо, варами милки дандон, пӯсти бадан ва бар зидди гиччаҳо истифода мебаранд. Дар шароити хона қиёми обии онро чунин тайёр кардан мумкин аст: 1 қошук барги хушки майдакардашудаи чормағзо бо як стакан оби гарм омехта дар як рӯз ин миқдор доруро кам-кам меҳӯранд. Барои қасалиҳои берунӣ (қасалиҳои гулӯ, пӯст ва гайра) 3—5 қошук барги хушкро бо 0,5 л обдар муддати 15 дақиқа ҷӯшонида, баъд аз полонидан истифода намудан мумкин аст.

Ҷуворимакка — кукуруза обыкновенная. Растанни яксолаест, ки то 2 метр ва аз ин ҳам баландтар қад мекашад. Мӯякҳои (пахмокаки) сари ҷуворимакка ашъён хоми доруворӣ мебошад, ки ба мӯйсар шабоҳат дорад. Дар тибби ҳалқӣ махлули обии ин мӯякҳоро ҳамчун воситаи зардаовару пешбовар истифода мебаранд.

Дар вактҳои охир химикҳо аз ҷуворимакка ситостерол, равгани эфирӣ, витаминоҳои КВ ва ВС, сапонинҳо ва дигар моддаҳо чудо карда гирифтаанд. Дар зери таъсири препарати аз мӯякҳои ҷуворимакка тайёр кар-

дашуда процесси чудошавии зарда авч гирифта, баромадани пешоб тез мегардад. Муолича бо мүякхон сари чуворимакка ҳангоми гирифтор шудан ба касалиҳон холецистит, холангит, гепатит ва ҳамчун воситаи нигохдорандан хун дар вакти ҳар гуна хуниравӣ истифода бурда мешавад. Маҳлули обии паҳмокаки чуворимаккаро дар шароити хона бо таносуби 1:10 тайёр кардан мумкин аст. Барои ин 25—30 мӯяки чуворимаккаро майданда дар 350—400 мл оби ҳунук тар мекунанд, онро дар зарфи пӯшида 30 дақиқа мечӯшонанд, баъди ҳунук кардан соғ карда, рӯзе 5—6 маротиба як қошуқӣ истезмал менамоянд. Дар вактҳои охир равғани чуворимаккаро чун воситаи муолича ҳангоми атеросклерози пиронсолӣ, барои паст кардани дараҷаи холестерин дар хун васеъ истифода мебаранд. Ин ҷиҳатҳоро ба назар гирифта, шумо мставонед, равғани чуворимаккаро ҳам дар шакли тоза ва ҳам бо салат қабул кунед.

Ҷойкӯҳак — зверобой. Раствории алафии бесъёрсола аст, ки қадаш то 60 см мерасад. Баргҳои майдани гиёҳ ба танааш часпида мерӯянд. Гулҳои зардҷаи он мисли соябон аст. Аз моҳи июнь то август гул мекунад. Ин гиёҳ дар республикаи мо бештар дар водии Ҳисор, дар доманаи кӯху теппаҳо вомехӯрад. Аҳамияти он ҳамчун дору ҳанӯз ба Абӯали ибни Сино маълум будааст. Ӯ дар «Алқонун»-и худ барои табобати сухтагӣ, яра ва гайра истифода бурдани онро тавсия мекунад.

Химикҳо дар таркиби ин гиёҳ ба микдори зиёд мавҷуд будани моддаҳои даббогӣ, равғани эфирӣ ва қатроиро муайян кардаанд. Файр аз ин, дар таркиби он ба микдори зиёд витамини С — то 135 мг % ва сапонин — 3 мг % мавҷуд аст. Аз алафи ҷойкӯҳак маҳлули қиём ва экстракт тайёр мекунанд. Препаратҳои аз ин гиёҳ тайёр кардашуда ҳусусияти ба ҳам овардану қокунандагӣ ва ба микробҳо мукобилияткунӣ дошта, дар амалияи тиб ҳангоми қолит (дарди рӯдан гафс) ва сӯхтагии дараҷаи I—II ба кор бурда мешавад.

Дар вакти ҳозира аз ҷойкӯҳак препарати амонӣ ҳосил карда шудааст, ки онро барои муолиҷаи ҷароҳати кӯҳиашуда, заҳмҳои чирқдори пӯст, инчунин ҳангоми дарди гӯш, гулӯ ва бинӣ истифода мебаранд.

Дар шароити хона қиёми обии ҷойкӯҳакро тайёр кардан мумкин аст. Барои ин як қошуқ ҷойкӯҳаки хуш-

ки майда кардашударо ба як стакан оби чӯшида мисли чой дам мекунанд ва онро дар тӯли як шабонарӯз кам-кам менӯшанд.

Чинҳор — облениха крушиновидная. Дараҳти худруй бутташакл буда, қадаш то 6 метр мерасад. Танан ин дараҳт хокистарранг буда, хорхон дароз дорад. Баргҳои рости найзашакл дошта, болояш ранги кабуд ва тагаш сафедча мебошад. Гулҳои берангир зардчатоб дошта, мевааш баъд аз пухтан ранги зарди баланд мегирад. Дар ҳамон гӯшаву канори Республикаи мо вомехӯрад. Хусусан, дар Помири Ғарбӣ чинҳор бисъёри мебошад. Дар Тоҷикистон қариб 40 намуди чинҳор мерӯяд.

Дар тибби ҳалқӣ ва тибби илмии ҳозиразамон асосан меван он истифода бурда мешавад, ки онро ҳазинан витаминҳо гуфтани мумкин аст. Дар таркиби мевааш то 450 мг фоиз кислотаи аскорбини, витаминҳои Е то 14,5 мг фоиз, А, В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub> аз 0,035 мг то 0,06 мг фоиз, кислотаи фолиат то 1 мг фоиз, қанд то 4 мг фоиз ва кислотаҳои органикӣ то 3 мг фоиз вучуд доранд. Файр аз он то 8 фоиз равған ҳам дорад.

Дар таркиби донааш то 13 фоиз равған, то 0,4 мг фоиз витаминҳои гурӯҳи В, 14,3 мг фоиз витамини Е, то 0,3 мг фоиз қаторин мавҷуд аст. Дар вакъҳои охир аз барги он то 370 мг фоиз кислотаи аскорбинӣ ва то 8 мг фоиз моддаҳои даббогӣ чудо карда шудааст. Моддаҳои даббогӣ дар шохҷаҳои ин растанӣ мавҷуданд. Барон чудо карда гирифтани равғани чинҳор асосан мева ва донаи он истифода бурда мешавад. Усули чудо карда гирифтани равғани чинҳор то имрӯз бо воситаи равғани растании дигар буд, ки онро фақат заводи витамини шаҳри Бийск дар асоси чинҳори Олтой мебаровард.

Ҳоло дар Республикаи мо усули нави технологияи гирифтани равғани чинҳор ба воситаи моддаҳои органикӣ гексан ва фреон ташкил карда шудааст. Дар асоси ин усул дар шаҳри Орҷоникидзеобод цех соҳта шудааст, ки он равғани чинҳор мебарорад. Ин усули нав дар заводи Бойск ҳам кор фармуда шудааст. Дар асоси ҳамин технологияи нав, таҷрибаҳои бисъёре гузаронида шуд ва пас аз санҷиш дар беморхонаҳои Иттифоқи Советӣ маълум гардил, ки равғани чинҳори Тоҷикистон аз равғани шаҳри Бийск бо баъзе хосиятҳои муолиҷиявияш хубтар будааст. Аз ҳамин ҷиҳат Комуитети фар-

макология ичозат дод<sup>1</sup>, ки равғани чинҳори Тоҷикистон ҳамчун дору дар аптекаҳо фурӯҳта шавад.

Равғани чинҳор ҳамчун дору барои муолиҷаи қасалиҳои занона (колпит, эндоцервицит), қасалиҳои меъдаю рӯда, дарди гулӯ ва гӯш, сұхтагӣ ва ғайра истифода бурда мешавад.

Аз меваи чинҳор компотҳои хело ботаъму шифобаҳаш тайёр кардан мумкин аст.

Ҷоҷон, шӯргиёҳ — соляника Рихтера. Шӯргиёҳ растани буттагиест, ки ранги танаш ҳокистарранг ва ранги шохчаҳояш сафед мебошад. Баргҳояш дар аввали баҳор сабз буда, баъд мерезад. Гули хело хурд дошта, меваи он ранги сурхча дорад.

Ин гиёҳ дар Осиёи Миёна, маҳсусан дар гӯшаву қанори республикан мо бисъёр мерӯяд. Дар таркиби мева ва гулаш алькалоиди сальсолин ва сальсолидин вучуд дорад. Дар тиб қиёми шӯргиёҳ ва алкалоидҳои он кор фармуда мешаванд, ки онҳо ҳусусиятҳои васеъ кардани рагҳои хун ва ором намудани асабро доранд. Дар ин мавридҳо сальсолин ва сальсолидин монанди маҳлули обии 1 фоиза, ё ин ки таблетка ва қиёми 40—50 катрагӣ 1—3 бор дар як рӯз истеъмол карда мешавад. Дар асоси ин алькалоидҳо химиқҳо чанд моддаҳои наинтез кардаанд, ки он нисбат ба алкалоидҳои асосиаш хеле кам заҳрнок буда, таъсири доругиаш фарқ надорад.

Зардалафи ҳокистарранг — желтушник. Растани алафии дусола буда, дар соли аввал фақат баргҳои рӯизаминии он месабзад. Дар соли дуюм якчанд поян гулкунанда мерӯяд. Пояи он то 80 см баланд мешавад. Баргҳои рости кӯтоҳе дошта, атрофаши дандонаҳои хурд дорад. Гулҳояш майдан зардча ва меваи он ғилофдори дарозиаш то 7 см мебошад. Таркиби химиявии зардалафи ҳокистарранг чунин аст: тухму гулҳояш аз гликозидҳои дил хеле бой аст. Аз алаф ва тухми ин гиёҳ гликозиди эризимин чудо карда шудааст. Эризиминро дар амалияни тиб барои табобати беморони қасалиҳои дил истифода мебаранд.

Дар вақти ҳозира ба ҷои препарати хоричии строфактин онро истифода бурдан мумкин аст.

Шибит — укроп. Раствори бисъёрсолаи алафиест, ки поян он то 1 м мерасад. Баргҳои пай дар пан пар-

монанд дошта, гулҳои зардчааш ба мисли соябон дар як поягул ҷамъ шудаанд.

Шибит аз равғани эфири хеле бой мебошад, ки қариб 50 фоизи вай корвона, 30 фоизаш диллапиола, феландрен ва лимонен мебошад. Шибит аз витамини С ҳам бой аст, ки микдори вай 150 мг фоизро ташкил мекунад. Файр аз ин боз қариб 7 мг фоиз каротин ва флавононидҳо вучуд доранд. Ҷиҳати фоиданокии шибит аз паст кардани ихтилоҷ дар вакти қабзиши рӯдаҳо ва тез кардани пешоб иборат аст. Қиёми обии шибитро дар вакти ҷамъшавии газҳои рӯда ва барои балғамбарорӣ дар вакти қасалиҳон шуш истеъмол мекунанд.

Дар шароити хона метавонед 15 г шибитро бо як стакан оби ҷӯшида маҳлут намуда, баъд аз 10—15 дақика дам ҳӯрдан полонида, рӯзе 5—6 маротиба як қошуқӣ 30 дақика пеш аз ҳӯрок истеъмол кунед.

Шулҳа — шавель конский. Раствори бисъёрсолаи алафӣ буда, решави бокуввати калон дорад. Пояш 150 см дароз мешавад. Баргҳояш ба секунча монанд аст. Гулҳои хурди ба як ҳӯша ҷамъшуда дорад. Тухмаш низ секунчашакл буда, дар даруни пӯст аст.

Дар водиҳои республикан мо ин гиёҳ бисъёр мерӯяд. Барои доруғӣ решави решачаҳо ва барги он истифода бурда мешавад. Одатан ин корро фасли тирамоҳ анҷом медиҳанд.

Дар решави решачаҳои ин гиёҳ қариб 4 фоиз пайвастагиҳони антрахинон, 8—12 фоиз моддаҳои даббоғӣ, флавонониди неподин мавҷуд аст. Ин пайвастагиро дар мевави ин гиёҳ ҳам ёфтани мумкин аст.

Дар баргаш бошад, флавонониди гилеррозид (782 мг фоиз), кислотаи аскорбинӣ ва каротин дорад. Ин микдори кислотаи аскорбинӣ дар гулаш 450 мг фоизро ташкил мекунад.

Одатан одамон баргашро ҳамчун давои дарди ҳанозир свинка истифода мебаранд. Дар баъзе маҳалҳо решави шулҳаро барои нигоҳ доштани хун ҳам истифода мебаранд.

Дар тибби илмӣ доруи аз ин гиёҳ тайёр кардашударо дар вакти даруниравӣ истеъмол мекунанд.

Доруҳои аз ин гиёҳ тайёр кардашударо аз аптекаҳо метавонед бо маслиҳати духтур гирифта барои муолиҷаи қасалиҳон зикршуда истеъмол кунед.

**Шақалдокбия** — сферофиза. Растворы бисъёрсолаи алафи буда, решаш начандон калоне дорад. Пояи ка- будчай дарозиаш 70 см дошта, баргҳои майдан пармо- нанд дорад. Гулҳояш сурхчаранг ва мевааш лӯбиёмо- нанд аст, ки дар дарунаш доначаҳон хурди хокистарранг мавҷуд аст. Дар моҳи май гул карда, моҳҳои июль-ав- густ мева мебандад.

Ин гиёҳ дар республикаи мо дар водии Вахш мерӯяд. Қисми рӯизамиинии ин раствори барои гирифтани алка- лоиди сфорофизин истифода мебаранд. Дар таркиби ша- қалдокбия алкалоидҳо, равғанҳои эфирдор мавҷуданд. Алкалоиди асосии он цитизин мебошад, ки нафаскаширо сабук мегардонад.

**Юнучка** — клевер луговой. Юнучка алафи бисъёр- сола буда, кади он то 20—50 см баланд мешавад. Ин раствори дар тамоми республика мерӯяд. Тӯдагул, яъне сараки он бо ҳамроҳӣ баргҳои болояш ашъён хоми до- руѓӣ аст.

Гули юнучка дар тибби ҳалқӣ ба кор бурда меша- вад. Аз он бо таносуби 1 : 10 юнучка об тайёр мекунанд, ки ҳангоми бастани иштиҳо ва камхунӣ, инчунин ба си- фати доруи нармкунандай гулӯ ва пешоббарор исти- фода мешавад. Баргу танаи юнучкан ҷавонро бо дигар алафҳои фонданок ҳамроҳ карда самбӯса ва тушберан ҳонагӣ тайёр мекунанд.

Дар шароити хона аз барг ва гули юнучка бар зидди камхунӣ ва дарди пешобдор дорувор тайёр кардан мум- кин аст. Барои ин 20 г алафи хушкро бо 200 мл об мис- ли чой дам карда, 1—2 кошукӣ дар ҳар 2—3 соат истеъ- мол кардан лозим аст.

**Явшион** — полынь обыкновенная. Раствори нимбу- тагӣ буда, решаш то 1—2 метр мешавад. Пояи рости явшон то 70 см расида, шохҳои бисъёр ва баргҳои ка- будчай пармонанд дорад. Гулҳои явшон ба як сабат- гул ҷамъ шуда, дар моҳҳои август-сентябр гул меку- над. Дар вақти гул кардани явшон баргҳои он хушк шуда меафтанд ва шоҳаҳои он ранги сурхча мегиранд. Раствори заҳролуд мебошад.

Барои доруѓӣ баргҳо ва қисми гулкардаи болони ин гиёҳро истифода мебаранд. Дар «Алконун»-и Абӯалий ибни Сино ин гиёҳ ҳамчун күшояндай иштиҳо тасвири шудааст.

Дар вақти ҳозира химикҳо муайян намудаанд, ки

алазфи явшон дар таркиби худ равгани эфирий-абсинтол—0,5—2 фоиз, моддахон даббоӣ, кислотаи аскорбин ва каротин дорад. Дар амалияни тӯбӣ препаратҳон явшон дар шакли шира, қиём, экстракт, ҳамчун талхии хушбуӣ бароя кушодани иштиҳо ва воситаи ёрирасони ҳазми таом кор фармуда мешаванд. Ҳамаи ни хусусиятҳо дар мавҷуд будани абсинтол дар таркиби он вобаста мебошад.

## АДАБИЕТ

Атлас лекарственных растений СССР М., Госиздат мед. лит 1962.

Гаммерман А. Ф. Курс фармакогнозии Л., 1960.

Гаммерман А. Ф., Муравьева Д. А. Лекарственные растения Северного Кавказа. Сост. и перспект. изучения ресурсов СССР М.-Л., 1968.

Додобаев О. Д. Лекарственные растения Северного Таджикистана. Дисс. на соискание ученой степени канд. биол. наук. Душанбе, 1967.

Додобаев О. Д. Словарь научных и местных названий лекарственных растений Северного Таджикистана. Душанбе, 1972.

Доброхотова К., Чудинов В. Лекарственные растения Алма-Ата, 1965.

Запрягаева В. И. Дикорастущие плодовые растения Таджикистана. М.-Л., «Наука», 1964.

Иби Сина. Канон врачебной науки. Книга II (1956), III т. I (1958), т. II (1959), Кн. IV (1960), Кн. V (1960). Ташкент. Изд. АН Узб. ССР.

Машковский М. Д. Лекарственные средства. Медгиз, М., 1957.

Овчинников П. Н. Ботанические исследования Таджикистана. Развитие науки в Таджикистане. Тр., XXVII, изд. ТФАН СССР, Душанбе, 1951.

Соколов В. С. Алкалоидные растения СССР. М.-Л., 1952.

Турова А. Д., Сапожникова Э. Н., Хайдаров К. Х. Лекарственные растения СССР и их применение. «Медицина», М., 1982.

Ушбаев К., Коралеисова И. И., Аисенова В. Ф. Целебные травы. Алма-Ата, 1975.

Хайдаров К. Х. Сравнительное фармакологическое изучение триакантинса и папаверина. Дисс. на соискание ученой степени канд. мед. наук. Душанбе, 1967.

Хайдаров К. Х. Аптекан табигат. Душанбе, 1971.

## МУНДАРИЦА

Мукаадима . . . . .	<b>3</b>
Растанихон шифобахш . . . . .	<b>7</b>
Алабиёт . . . . .	<b>42</b>

**Ҳайдаров К. Ҳ.**

X 24 Растаниҳон шифобахши Тоҷикистон.— Душанбе:  
Ирфон, 1986.

48 с.

Растаниҳон шифобахш дар Тоҷикистон ниҳоят зеъд мебошанд.  
Муаллифи ин китобча дар бораи бузъе растаниҳон шифобахш, ки  
хоснитҳон муолиҷавии онҳо омӯхта шудаанд ва дар амалияни тиб  
васеъ ба кор бурда мешаванд, нақл менамоянд.

**Ҳайдаров К. Ҳ.**

Лечебные растения Таджикистана

X 4108000000—386  
M 501(13)—86

ББК 42.143  
633.8

*Хайдаров Карим*

**ЛЕЧЕБНЫЕ РАСТЕНИЯ  
ТАДЖИКИСТАНА**

(на таджикском языке)

*Муҳаррирон Ф. Чӯракулов ва А. Раҳимқулов*

*Муҳаррири ороиш А. Мухамедиев*

*Муҳаррири техникӣ Е. Гусакова*

*Мусаҳдед М. Олимов*

БИ № 629

Ба жатбас 04.12.54 сүйөрдөл шыл. Ба чөлөн  
13.02.66 иштөө көрдэ шуд. КЛ 0519. Формата  
8x10%. Көлгөз тиңгизефия 26 1. Гарантуралы  
жазба. Чөлөн барчасть. Чүзүү чөлөн шарты  
2.52+2.54 ишл. Чүзүү рангы шарты 5.713. Чүзүү  
кайраа дисоба 5.15. Адакы кайраа 10000. Сүйөр-  
дөш № 1629 Нархаш 90 тий.

Душанбе, кашрийт «Телефон», күчкүй Айн, 126.  
Комбикаты тиңгизефия Комитети дахалтын РСС  
Тоҷикистон оид ба корлог кашрийт, тиңгизефия  
ба салжон хотоб.

Душанбе, күчкүй Айн, 126.

**Редакцияи илмӣ-оммавии нашриёти «Ирфон» соли 1985  
китобҳои зеринро ба табъ расонд:**

**Муҳиддинов Б.**

Нурхон ноаён ва саломатӣ.

Китоб оид ба таърихи тараққиёти рентген дар республика, аҳамияти аппаратҳои нави рентгенӣ ва радиологӣ барои сари вакт ошкор намудани касалиҳон инсон ва муолиҷаи онҳо маълумот медиҳад. Китобро кормандони тиб, муаллимон, пропагандистони маорифи санитарӣ ва атеистӣ истифода карда метавонанд.

**Юсупов М.**

Сайри олами рангҳо.

Рисола дар бораи таърихи ба вучуд омадани рангҳо, ихтирои моддаҳои рангқунанда накл мекунад. Муаллиф ҳамчунин дар хусуси истифодан ранг ва моддаҳои рангқунанда дар илм, техника, тиб, истеҳсолот ва ғайра мухтасар маълумот медиҳад.



